


Мен мой

МАҲМАДАЛИШОҲИ
ҲАЙДАРШОҲ

ИН ПИШАК
ЧӢ МЕГӮЯД?



Мои
мои 2
Х-24

МАҲМАДАЛИШОҲИ
ҲАЙДАРШОҲ

ИН ПИШАК ЧӢ МЕГӮЯД?



(Барои қӯдакони мактабхон
ва то мактабӣ)

Душанбе
«Адиб»
2010

Мухаррир *Одина Мирак*


**М. Ҳайдаршоҳ. Ин пишак чӣ мегӯяд? Шеърҳо
барои кӯдакон. – Душанбе, «Адиб», 2010, 72 саҳ.**

Мачмуаи рӯи дасти Шумо, хонандай азиз, намунаҳои беҳтарини шеърҳои бачагонаи шоири баркамолу рӯзгордида Маҳмадалишоҳи Ҳайдаршоҳро ба бар дорад. Умедворем, барои тарбияи завқи суханшиносии кӯдакони синни то мактабӣ ва хурди мактабӣ саҳифае меқушояд.

ISBN 978-99947-20-01-9

© Маҳмадалишоҳи Ҳайдаршоҳ, 2010

ХАЁЛИ КУДАКОНА



ВАТАН, ҖАҲОНИ МАН ТҮЙ

Ному нишони ман түй,
Вирди забони ман түй,
Модари чони ман түй,
Ватан, ҷаҳони ман түй.

Ишқи ману баҳори ман,
Олами бекарори ман,
Пояи рӯзгори ман,
Ватан, тавони ман түй.

Сангি ту осто ни ман,
Чўли ту бўстони ман,

Васфи ту дар забони ман,
Ватан, амони ман түй.

Акси садои ту баланд,
Лутфу адои ту писанд,
Меҳру вафои ту ду чанд,
Ватан, макони ман түй.

Түй умеди зиндагӣ,
Раҳи сафеди зиндагӣ,
Муждаи иди зиндагӣ,
Ватан ҷаҳони ман түй.

АСКАРИ ВАТАН (Сурӯд)

Нақарот:

*Аскари Ватан
Сулҳбони мост.
Лашкари Ватан
Посбони мост.*

Сарҳади Ватан
Дар нигоҳи ўст,
Кулли ҳалқи ман
Дар паноҳи ўст.

Нақарот

Аскари Ватан
Ҳаст чун сипар
Марзу буми ман
Эмин аз хатар.

Нақарот

Ҳифзи амният
Ин шиори ўст.
Ҳифзи мамлакат
Ифтихори ўст.

ДУНЁИ АЧОИБ

Дидам дунёи ачиб:
Беобу наҳангаш ҳаст.
Гарчи ҷангалзораш нест,
Шаголу палангаш ҳаст.

Гарчи фурудгоҳаш нест,
Садҳо самолёташ ҳаст.
Ягонто қафасаш нест,
Боғи ҳайвоноташ ҳаст.

Роҳҳои калонаш нест,
Мошини равонаш ҳаст.
Як пора осмонаш нест,
Ахтари кайҳонаш ҳаст.

Уқёнусу баҳраш нест,
Киштии атомаш ҳаст.

Гапи кӯтаҳ шуд ҳамин:
Худаш несту номаш ҳаст.

Ин дунёи ачиоб
Ту медонӣ, дар кучост?
Ин дунё не – мағоза,
«Мағозаи бачаҳост».

РАКЕТА

Рахшанда ракета бин
Бар пояи фӯлодин.
Он ғулғулаандоз аст,
Омодаи парвоз аст,
Дар пояи дигар бин
Як ҳайкали мармарин.
Ҳайкали марди доно,
Циолковский – бобо.
Медонӣ, ракетаро

Кӣ кардааст ихтироъ?
Циолковский онро
Намудааст ихтироъ.
То ки парем ба осмон,
Ману ту, эй ҷӯраҷон,
Миррихиёнро бинем,
Сайёрагонро бинем,
Ватанро, ки ёд кардем,
Сӯи замин бар гардем.

ЧАШНИ ТИЛОЙ

Имшаб меҳмони бисёр
Ба хонаи мо омад,
Аз роҳи дуру наздик
Хешу акрабо омад.

Ба хонаи мо имшаб
Бобои Хотам омад,
Бо бачаву кachaаш
Тагои Хуррам омад.

Ба хонаи мо имшаб
Холаи Соро омад,

Бо духтарчаҳои худ
Апаи Хурмо омад.

Хонаи калони мо
Пур шуда буд аз меҳмон,
Рӯи дастархони мо
Нозу неъмат фаровон.

Бибичони мо имшаб
Чашни тиллой дорад,
Ним аср бо бобоям
Умри якҷоӣ дорад.

Дар рӯи ҳавлии мо
Барпо шуд ҷашни тараб,
Ҷашни бибию бобом
Тафсид то ними шаб.

Бобову бибии ман
Баъди панҷоҳ соли тӯй
Ба ҷашми мо метобанд
Аз нав ҷавону хушрӯй.

БАРОДАРӢ

Мо як ҷуфти кабӯтар,
Дар осмон ду ахтар,
Ду шоҳаи як рӯдем,
Ду гулбоғи як қишвар.
Ду қавми ба ҳам наздик,
Ту ўзбеку ман тоҷик.

Мо ду боли як уқоб,
Мо ду тори як рубоб,
Ду шогирди як устод,
Ду сафҳаи як китоб.
Ду қавми ба ҳам наздик,
Ту ўзбеку ман тоҷик.

Мо ду ҳалқи ҳампаҳлӯ,
Ду паллаи тарозу,
Ду узви як оила,
Яке ману яке ту.
Ду қавми ба ҳам наздик,
Ту ўзбеку ман тоҷик.

Азми устувори мо,
Авчи кору бори мо,
Бошад ҳамсангу ҳамранг,
Монанди диёри мо.
Дӯстони ба ҳам наздик,
Ту ўзбеку ман тоҷик.

САҲАРИ

Дар субҳи навдамида
Мошинаҳо меоянд.
Ба маҳалла расида
Гардад ди-ди-шон чанд:

— Дӣ-дӣ-дӣ мо омадем,
Назди шумо омадем.
Эй одамон биёед,
МО-ку қайҳо омадем.

Як мошини хушнамуд
Дӣ-дӣ сигнал кунад зер:
Гӯё ба мо мегӯяд:
Марҳамат, овардам шир.

Як мошинаи дигар
Дар пушташ ҳона магар.
Истад пеши магоза
Соати ҳашти саҳар.

Дй-дй сигнал диҳад он
Овардам кулчаву нон.
Нонҳои хел-хела
Нонҳои хурду калон.

Эй одамон, биёед,
Ба мағоза дароед.
Ҳар чи бошад табъи дил
Савдо карда бароед.

САРҲАДБОНИЙ

Дидаҳои мо пурнур,
Синаҳои мо бедор,
Дар поси худ меистем
Ҳам ҳушёру ҳам тайёр.

Нигаҳбонӣ мекунем
Чун гавҳараки ҷашмон
Мо ҳар лаҳза, ҳар соат
Сарҳадҳои кӯҳистон.

Сарҳади мо мустаҳкам,
Сарҳади мо дастнорас.
Онро наметавонад
Вайрон созад ягон қас.

Мо як гурӯҳ бачаҳо
Дар таътили тобистон,
Сарҳадбонӣ мекунем
Ҳамроҳи сарҳадбонон.

ЁРИ

Меорам маскаву шир,
Ҳам ҳасибу ҳам панир,
Ҳам ҷурғоту ҳам қефир
Аз магазин ҳар сахар.
Бегоҳ равам ба бозор
Орам қабудӣ бисёр.
Бодирингу помидор,

Ҳаргуна меваи тар.
Ин ҳама гуна авқот,
Ин ҳамаи сабзавот
Ин ҳамаи меваҷот
Ҳар гуна чизи дигар.
Орам ба ҷолу кампир,
ОН ҳарду нафақағир.

ДИДАДАРО

Додари ман Зулолҷон
Дидадаро аст.
Дар гузар пири ҷавон
Аз ўризо аст.

Дасташ расад ба ҳар кор
Уҳдабаро аст.
Ба мардум ҳочатбарор,
Кораши ба ҷо аст.

Вайрон шавад телефон
Аммаи Гулноз,
Чеф мезанад: Зулолчон!
Ү мекунад соз.

Бобоамони бепо
Гүяд: Зулолчон,
Нон овар, чони бобо,
Меоварад нон.

Газмоли Юсуфтағо
Мемонад аз кор
Ба таъмираш доимо
Зулолчон тайёр.

Калиди хона гум кард
Холаи Хурмо,
Зулол барояш овард
Калиди навро.

Рұзе ҳамсоя Камол
Ногаҳ касал шуд,
Духтура чеф зад Зулол
Ба хонааш зуд.

Додари ман Зулолчон
Дидадаро аст.
Пиру қавонро ҳамон
Ба дида қо аст.

РОГУН ҚОИ ЗИҚЙ НЕСТ

Дар НБО-и Норак
Пурра зафар намудем,
Ҳоло ба сўи Рогун
Азми сафар намудем.

Аз ҳунари панчаҳо,
Рогун шуда дигаргун,
Бар ҳама хурду калон
Кор аст аз ҳад афзун.

Ҳамроҳи отаи ман
Бисёр дустонанд.
Ҳар як қавони пилтан,
Фарҳоди ин замонанд.

Ба оббанди дунё
Регу шағал кашонанд.
Ҳам санғҳои хоро
Аз кӯху тал кашонанд.

Ман нашудам зиқ асло,
Рогун қои зиқй нест!
Барои мо бачаҳо
Олами афсонавист.

Бар мо ҳам бошад ин қо
Кори мекардагӣ пур.
Бояд кунем икро
ОНро ба шавқу сурур.

Бояд кунем эҷод
Рогуни нав ба дафтар.
Бо ранғу бори Беҳзод
Дар лавҳаи мусаввар.

З-ин рӯ бо отаҷонам,
Ҳамроҳи очаҷонам
Чун рогунӣ дар Рогун
Ман якумрӣ мемонам.

ҲАРГИЗ НАРАВАД АЗ ЁД

– Дар ёди ту ҳаст, эй писарчон,
Аввал ки баҳо гирифтӣ аъло,
Хандида ба пеши ман давидӣ,
Рӯят бишкуфта гунчаосо?

– Не, модаракам, – писар бигуфто, –
Ҳастам ҳама вакт шоду хуррам,
Дар хонишу интизом доим
Зеро ки баҳои панҷ дорам.

– Дар ёди ту ҳаст, эй писарчон
Додот, ки аз бароят овард
Як майдакитоби дилписанде
Хушсуратаку муқовааш зард?

– Не, модаракам, – писар бигуфто –
Охир, ту ба рафчаҳо назар кун,
З-он гуна китоби дилписанду
Хушсурату хушмуқова афзун.

– Дар ёди ту ҳает, эй писарчон,
Он рӯз, ки ту шудӣ пионер?
Гуфто писарак: бале чунин рӯз
Ҳаргиз наравад зи лавҳи хотир!

СОАТАКИ МАН

Соатаки ман
Дар рӯи девор.
Маро намояд
Ҳар саҳар бедор.

Тик-тик намуда
Ба ман мегӯяд:
Маслиҳатамро
Бишнавӣ бояд.

Накун фаромӯш,
Эй ҷӯраи ман,
Пагоҳӣ аз дарс
Ақиб намондан.

Накун фаромӯш,
Китобча хондан,
Ба модарат низ
Ёрӣ расондан.

ЧИСТОН – АЛИФБО

- 1) Ин ҳарф худ кадоме,
Ояд сари каломе.
Номи китоби хониш
Дар роҳи илму дониш.
Гар онро дуруст донӣ,
Китоби дигар хонӣ?
- 2) Ин ҳарф худ кадоме
Ҳарфи нахусти номи
Паррандаест хушхон,
Дар боғу бешазорон.
Дорад навои форам,
Хуш оядаш ба одам?
- 3) Ин ҳарф худ кадоме
Ҳарфи нахусти номе:
Аз тори кӯҳ фарояд,
Аз мағзи кӯҳ барояд.
Як чой баҳр гардад,
Як чой наҳр гардад?
- 4) Ин ҳарф худ кадоме
Ҳарфи нахусти номи
Як марди қаҳрамон аст,
Колумби осмон аст,
Чӣ номи он ҷавонмард,
Аввалин кайҳоннавард?
- 5) Ин ҳарф худ кадоме,
Ҳарфи нахусти номе:
Қ-аз ҳафт ҳарф он аст,
Аз зоти моҳиён аст.
Бар одамон бувад дӯст,
Бинад, намешавад руст?
- 6) Ин ҳарф худ кадоме,
Ҳарфи нахусти номе:
Часпад агар ба ҳар чиз
Маҳкам шавад, худаш чист?
- 7) Ин ҳарф худ кадоме,
Ҳарфи сари каломе:
Гулнор мекунад ёд
Аз як китоби устод?
- 8) Ин ҳарф худ кадоме,
Ҳарфи нахусти номе:
Айёми навбаҳорон,
Резад миёни борон?
- 9) Ин ҳарф худ кадоме,
Ҳарфи сари каломе:
Дар авчи осмонҳо
Як ахтари дилоро.
Ҳамноми он ситора
Духтараки синфи мо?
- 10) Ин ҳарф худ кадоме,
Ояд сари каломе:
Дар исми чор кишвар,
Бар Аврупо кун назар?
- 11) Ин ҳарф худ кадоме,
Ҳарфи нахусти номе:
Шаклаш ба мисли соат
Раҳро нишон медиҳад?
- 12) Ин ҳарф худ кадоме,
Ҳарфи нахусти номи
Киштии тезпарвоз,

Аз замин карда оғоз,
Бар рӯи маҳ баромад,
Пас бар замин фаромад?

13) Ин ҳарф худ кадоме,
Ҳарфи нахусти номи
Як шахри қаҳрамон аст,
Машхур дар чаҳон аст.
Майдони сурхи онро
Донад тамоми дунё?

14) Ин ҳарф худ кадоме,
Ояд сари каломе:
Бе он ҳаёт набвад,
Завқу нишот набвад,
Гар чаппа хонӣ, медон,
Пешоянде шавад он?

15) Ин ҳарф худ кадоме,
Ояд сари каломе:
Номи баҳои аъло,
Ҳам номи шӯҳдарё?

16) Ин ҳарф худ кадоме,
Ояд сари каломе:
Дар исми паҳлавоне
Бо шӯҳрати чаҳонӣ.
Номаш бувад дар олам
Чун рамзи қаҳрамонӣ?

17) Ин ҳарф худ кадоме,
Ҳарфи нахусти номе:
Як мурғи оҳанин бол
Мепарад он бемалол.
Дар фурсате барад он
Моро то ба Бадаҳшон?

18) Ин ҳарф худ кадоме,
Ҳарфи нахусти номе:
Сандуқчай пурасрор,
Равшану тирезадор,
Дар хонаи ту аз он
Дунё шавад намоён?

19) Ин ҳарф худ кадоме,
Ҳарфи нахусти номе:
К-аз чинси ҷонварон аст,
Қӯтаҳдуму подароз.
Дар биёбон мегардад
Ташна як моҳи дароз?

20) Ин ҳарф худ кадоме,
Ҳарфи нахусти номе:
Як бозии дилошуб
Бар хурду бар калонсол.
Хурсандиҳо бубахшад
Ҳар гаҳ ки мешавад гол?

21) Ин ҳарф худ кадоме,
Ҳарфи нахусти номе,
Тоҷдори гардандароз,
Як соати хушловоз,
Гӯяд, ки шаб бадар шуд,
Эй одамон, сахар шуд?

22) Ин ҳарф худ кадоме,
Ояд сари каломе:
Тамошои дилкушо,
Дунёи ханда он ҷо?

23) Ин ҳарф худ кадоме,
Ҳарфи нахусти номе:
Бе он торикистон
Бошад тамоми чаҳон?

24) Ин ҳарф худ кадоме,
Ҳарфи нахусти номе:
Аз зоти чонварон аст,
Шоҳи дарандагон аст?

25) Ин ҳарф худ кадоме,
Ҳарфи нахусти номе:
Аз роҳи дури борик
Бе по шавад равона.
Сармову оташу нур
Меоварад ба хона?

26) Ин ҳарф худ кадоме,
Ҳарфи нахусти номе:
Дар исми давлат ояд
Аз чор ҳарф бояд.
Се ҳарфи охири он
Навъи ҳўроки инсон?

27) Ин ҳарф худ кадоме,
Ҳарфи нахусти номе:
Оинаи пурчило,
Мебинӣ акси худро.
Чун по бар он гузорӣ,
Гӯё мошинсаворӣ?

28) Ин ҳарф худ кадоме,
Ҳарфи нахусти номе:

Дар он ҳамедиҳад ҷо
Бобоят теги бурро?

29) Ин ҳарф худ кадоме,
Ҳарфи сари қаломе:
Номи маҳи мунаvvар
Ҳар гаҳ ба он шавад сар?

30) Ин ҳарф худ кадоме,
Ҳарфи нахусти номе:
Як қишвари дилоро,
Ҳамсояи қаринем.
МО оби Сиру Ому
Умре баҳам бубинем?

31) Ин ҳарф худ кадоме,
Ҳарфи нахусти номе:
Бе он наметавон зист,
Гар метавонад,
Он кист?

32) Ин ҳарф худ кадоме,
Ҳарфи нахусти номе:
Дар ду қаломи кӯтоҳ
Маънии он ниҳон аст,
Дар тозагии хона
Хизмати он қалон аст?

ЧАВОБҲО

- 1) Алифбо. 2) Булбул. 3) Вахш. 4) Гагарин. 5) Дельфин. 6) Елим. 7) Ёдгор. 8) Жола. 9) Зўхра. 10) Ирландия. Исландия. Испания. Италия. 11) Компас. 12) Луноход. 13) Москва. 14) Об. 15) Панҷ. 16) Рустам. 17) Самолёт. 18) Телевизор. 19) Уштур. 20) Футбол. 21) Ҳурӯс. 22) Цирк. 23) Чашм. 24) Шер. 25) Электрик. 26) Юонон. 27) Ях. 28) Филоф. 29) Қамар. 30) Ӯзбекистон. 31) Ҳаво. 32) Ҷорӯб.

БАЙТБАРАК

Бигү: Шахло,
Бихон аъло.
Бигү: дарё,
Бишав доно.
Бигү: хитоб
Бихон китоб.
Бигү: футбол,
Макун чанчол.
Бигү: калон,
Шав қаҳрамон.

Бигүй: қанд,
Шунав панд.
Бигү: Москав,
Бихўр палав.
Бигү: гелос,
Машав ифлос.
Бигү: осмон,
Бипар кайхон.
Бигү: замин,
Шав Гагарин.

АЗ ҲАМА ХУБАШ

Фарҳоду Беҳзод
Додараконанд.
Додаракони
Беҳтар зи чонанд.
Ҳар ду чаққонанд,
Ҳар ду хандонанд,
Ҳар ду ҳамеша¹
Ашӯлахонанд.
Бозичаҳоро
Ҳам дӯст доранд.
Бояд ки ҳар рӯз
Нав-наваш оранд,

Дирӯз гуфтам:
— Додараконам,
Чӣ оварам боз,
Фаҳмида монам?
Бозии футбол?
Ё ки вертолёт?
Мошини «Волга»?
Ё ки самолёт?
Додараконам
Фарҳоду Беҳзод
Гуфтанд: — Оред
Ба мо дили шод.

МОДАРАМ

Шӯълаи меҳр,
Наҷми сипеҳр,
Ҳарфи нави
Матлаи шеър,
Модарам.

Рӯҳи баланд,
Банд ба банд
Ҳар суханаш

Ҳикмату панд
Модарам.

Саҳнаи боғ
Ризқи фароғ,
Дар раҳи ман
Нури ҷароғ,
Модарам.

ХОҲАРАКАМ

Ба ту чӣ шуд, хоҳаракам,
Биё ба худ, хоҳаракам.
Аз чӣ сабаб кашола шуд
Дилат ба мӯд, хоҳаракам.

Дафтари ту шудаст пур
Аз «ду»-и гардани шутур.
Дар дарсҳо жвачкахур.
Маҳе – ду пуд, хоҳаракам.

Ба исту бисти худ нигар,
Либоспӯшият дигар.
Бозигари сиркӣ магар,
Ин чӣ намуд, хоҳаракам?

Буди набуд, хоҳаракам,
Чашми кабуд, хоҳаракам.
Аз чӣ сабаб кашола шуд,
Дилат ба мӯд, хоҳаракам.

ХОҲАРИ ЗЕБОИ МАН

Гавҳари якто туйӣ,
Шаккарӯ ҳалво туйӣ,
Чону дили мо туйӣ,
Духтари зебо туйӣ,
Хушқаду раъно туйӣ.

Лолаи саҳрои мо,
Булбули гӯёи мо,
Лӯъбати зебои мо,

Фунчай хушбӯ туйӣ,
Дастаи ҳулбӯ туйӣ.

Фунчай хушранги мо,
Савти хушоҳанги мо,
Кабки сари сангги мо,
Кафтари ҳавлӣ туйӣ,
Шаҳпари ҳавлӣ туйӣ.

ХОҲАРАКИ ПУРҲУНАР

Ҷӯроби гулдор боф,
Чун гули кӯҳсор боф.
Ҷӯроби хушранг боф,
Нақши сари санг боф.

Боф ба ранги баҳор,
Боф ба нақшу нигор.
Хоҳараки пурҳунар,
Хоҳараки гулбасар.

Боф ба бобои худ,
Боф ба додои худ,
Боф ту бар очаат,
Боф ту бар зочаат.

Боф барои ако,
Боф барои уко,
Хоҳараки қобилам,
Аз ҳунарат қоилам.

Боф ба пиру чавон,
Боф ба хурду калон,
Бахри ҳама модарон,
Бахри ҳама кұдакон.

Бахри ҳама дүстон
Дар ҳама рұи чақон,
Хоҳари гулбоғи ман,
Хоҳари кашшоғи ман.

РАХМАТ БА ТУ, АЛИФБО!

Алифбочони шириң,
Алифбочони зебо,
Ҳаргиз мабош гамгин,
Гар аз ту шавам чудо.
Раҳмат ба ту, Алифбо,
Раҳмат ба ту, Алифбо.

Панди ту өн гирифтаст
Дар ёди ман ҳамеша.
Ба дил маъво гирифтаст
Чунин сухан ҳамеша:
– Раҳмат ба ту, Алифбо,
– Раҳмат ба ту, Алифбо.

Кай мекунам фаромуш
Сурати рангини ту,
Кай мекунам фаромуш,
Ҳарфони заррини ту.
Раҳмат ба ту, Алифбо,
Раҳмат ба ту, Алифбо.

Бо ёрии ту ҳоло
Хонам китоби хониш
Гирам зиёда дониш
Нав-нав зи боби хониш.
Раҳмат ба ту, Алифбо,
Раҳмат ба ту, Алифбо.

НОМАИ БОБОИ БАРФЙ

Соли нав омад
Бар хонаи мо.
Додем оро
Арчаи худро.

Даъват намудам
Бисёр меҳмон,
Бобои барфй,
Бобои пурдон.

Овард очам
Кулчай қандин,

Чою мураббо,
Анори шириң.

Дар интизораш
Якчанд соат
Нишастанам, аммо
Бобо наомад.

Тақ-тақи дар шуд,
Рафта күшодам,
Мактубе ба даст
Хаткашон додам.

– Ин хатчаро хон
Ку, очаочонам,
Чиҳо навиштаст
Бобо, бидонам.

«Эй чони бобо,
Раҳмат ба даъват,
Намеравам ман
Холо ба наздат.

Шунидаам ман
Дар бораи ту,
Мисли хурӯсча
Чангараӣ ту.

Кокули зоча,
Думчаи тойча,

Бо ҳам бубандӣ
Дар саҳни боғча.

Табаку коса
Мешиканӣ ту,
Ёлу думи асп –
100 меканиӣ ту...»

Очам нигаҳ кард
Он дам ба сӯям,
Аз шарм гардид
Суп-сурх рӯям.

Бечо набудаст
Ин кори бобо.
Ин шуд сазои
Шӯхии бечо.

ХОНАИ БАРФ

Боре бипурсид
Аз ман Зафарҷон:
– Хонаи барф аст,
Оё дар осмон?

– Ҳа, хонаи барф, –
Гуфтам, – дар осмон.

Он гаҳ бипурсид
Аз нав Зафарҷон:
– Буд осмон соғф
Дирӯз, додо
Чаро дар осмон
Надидам онро?

БОБОИ БАРФИН

Дар рӯи ҳавлӣ
Бобои барфин.
Худаш ҳам аз барф,
Аз барф пӯстин.

Телпакаш аз барф,
Ришу бурут ҳам,
Гулрӯ ба модар
Гуфто дар он дам:

– Чаро нишаастаст
Дар кӯча бобо?
Биёрам, оча,
Ба хона ўро?

Хандида модар
Гуфто, ки: – на-на!
Ҳаргиз наёвар
Ўро ба хона!

Гулрӯи зебо,
Агар ки бобо
Як дам дарояд
Ба хонаи мо

Гиря намуда,
Об мешавад ў,
Дигар набинӣ
Бобоятро ту.

РАСМИ ХОНА

Ин расми хона,
Чор ошёна,
Болобарор аст,
Зиначадор аст.
Кунгура дорад,
Панчара дорад,
Долонча дорад,
Айвонча дорад.

Ман дида онро,
Гуфтам ба рассом:
– Мӯрияш кучо,
Чонам, Гуландом?
Укоям хандон
Гуфто: – Акоҷон,
Дигар чӣ лозим
Ин ҷо оташдон?!?

МАНУЧЕҲР

Манучехри хушрӯяқ,
Манучехри дилҷӯяқ.
Дар боғи ман як гули
Шукуфонаи хушбӯяқ.

Ба ҷону дил пайвандӣ,
Ширин-ширин меҳандӣ.
Бо шӯхии зебоят
Бар ҳама дилписандӣ.

Рустами паҳлавон шав,
Фарҳоди тоҷикон шав,
Аз бузургон сабақ гир,
Саркардаи замон шав.

Нури ҷашмони маний,
Шӯълаи ҷони маний
Умеду орзуи
Тоҷикистони маний.

15579.

ЧОР ХОҲАРАКОН

Чор хоҳарони чонӣ,
Чор хоҳарони зебо,
Хушҳол зиндагонӣ,
Доранд рӯи дунё.

Як хоҳарак ҳамеша,
Аввали сол ояд,
Номаш Баҳорбону,
Некӯхисол ояд.

Аз файзи ҳусни рӯяш
Аз хок сабза хезад,
Дар дашту кӯху саҳро,
Гул қабза-қабза хезад.

Гӯяд ба гӯши деҳқон:
Эй барзгар, ба саҳро!
Мошинаву трактор,
Акнун бубар, ба саҳро.

Гулрез боғу бӯстон,
Кишта шавад заминҳо,
Рақсад Баҳорбону
Бо ноз дар ҳама чо.

Дастор бар сараш – гул,
Рухсори дилбараш – гул.
Мӯҳои анбараш гул,
Аз пой то бараш гул.

Рафта Баҳорбону
Омад ба ҷояш акнун,
Тобистонбону дар тан
Дорад либоси гулгун.

Аз накҳати насимаш
Атроф атрбез аст,
Сар то ба пой ширин
Гулқанд шаҳдрез аст.

Дар гирди сар бубаста,
Аз ҳӯшаҳои гандум,
Ҳосил шуда фаровон –
Мужда диҳад ба мардум.

Тобистонбону имрӯз
Ҷӯшу хурӯш дорад,
Хушнағмаасту хушсоз,
Авчи сурӯш дорад.

Хоҳари сеюм омад,
Тирамаҳбону номаш,
Омад ба савлату ноз,
Зебад ба ӯ хиромаш.

Дорад ҳазор ҷилва,
Дорад ҳазор оҳанг,
Мисли камони Рустам,
Рӯи замин кунад ранг.

Ин хоҳари накӯном
Пурфайз бо саҳоват,
Аз ўст хони мо пур
Доим зи нозу неъмат.

Дар тирамоҳи зарин
Аз пахтаи фаровон,
Хирман чу кӯҳи Помир
Қад мекашад бар осмон.

Ҳар гаҳ зи худ ситетазд,
Ё қаҳри ў бихезад,
Тира намуда рӯяш,
Борону барф резад.

Охири сол ояд,
Зимистонбонуи пир,
Аз хоҳарони дигар
ОН аст пухтатабдир.

То ки баҳори дилҷӯ
Ҷавлон кунад ҳамеша,
Ҳам тобистони хушрӯ
Эҳсон кунад ҳамеша.

Аз тирамаҳ ба доман
Ҳосил кунад фаровон,

Созад зи барф хирман
Бо саховат зимистон.

Эй бачаҳои хоно,
Эй бачаҳои доно,
Як нуктаро бифаҳмем
Бояд ки ҳар яки мо:

Ҳаргиз намебарояд
Танҳо садо зи як даст,
Гар надиҳем ёрӣ
Бар хоҳарони гулдаст.

Гар накунем меҳнат
Дар киштзору дар дашт,
Асло намешавад сабз
Водию чӯлу гулгашт.

ДУХТУРИЙ

Баъзе аз мо, бачаҳо¹
Ба ҷои сайри беша,
Одатҳои бемаъни
Мекунад ба худ пеша.

Танаи дараҳтонро
Бо корд меҳарошанд.
Номи худ чун «ҳҳотира»
Бо корд метарошанд.

Аз ин рафтори нохуш
Дараҳтон дар азобанд,

Аз заҳмҳои бадан
Доим бетабу тобанд.

Дар вактҳои холӣ
Рафта ба бешазорон,
Ҳамроҳи худ мебарам
Ҳар гуна дору, дармон.

Бар дараҳтони маҷруҳ,
Табиби мекунам ман.
Бо лойдока бандам
Ҷо-ҷои заҳми бадан.

ОШХОНАИ ТАГИ ДАРЁ

Хушрӯю хушранг
Дар лаби дарё,
Шишта сари санг
Фарқи тамошо.

Дар об бинам
Дунёи дигар.
Ачоиб олам
Рангин саросар.

Аз ҳама бисёр
Моҳӣ дар ин ҷо.
Моҳии гулдор,
Моҳии зебо.

Ҳар ҷо равонанд,
Ҳар ҷо шитобанд,

Шояд ҳӯроке
Ба худ бикобанд.

Созам ба қаъри
Рӯди равон ман,
Ошхонаеро
Ба моҳиён ман.

Орам зи хона
Ҳӯроки тайёр,
Ҳӯроки хуштамъ,
Ҳӯроки бисёр.

Моҳӣ, накун дер
Ба ошхона.
Биқун шикам сер
Аз оши хона.

НОНРЕЗАҲО

Нонрезаҳоро дар роҳ
Мебинам,
Нонрезаҳоро аз роҳ
Мечинам.
Ба кучо бурданашро
Медонам:
Лаби тоқчай айвон
Мемонам.
Гунчишкаку шонасар
Меоянд.

Бедонаву қабӯтар
Меоянд.
Ҳар гаҳ шаванд меҳмонам
Дар долон,
Дар пешашон мемонам
Дастархон.
Бо нонреза мекунам
Зиёфат,
Ҳӯрда ба ман мегӯянд:
Сад раҳмат.

НОТАРС

Аз бабр ман натарсам,
Аз каркадан натарсам.
Натарсам ман аз паланг,
На аз уқоби тезчанг.
На аз шағоли маккор,
На аз филу на аз мор.

На аз баҳмут, на аз шер,
На аз зурофаи пир.
На аз тимсоҳи бадхашм,
На аз каҷпои пурпашм.
Ҳама ки чо дар қафас,
Ҳатар намебарад кас.

ТЕЛЕФОНИ АВТОМАТ

Телефони автомат
Дорад укочаи ман.
Ёд гирифтаст аллакай
Бо телефон гап задан:

— Алло, алло, — мегӯяд, —
Ба ман акоям дар кор.

Бо телефон мечӯяд
Маро укоча ҳар бор.

Аз хонаи дигар ман
Дар ҷавоби укоча
Бо телефон мегӯям:
— Ҳа, ин туй, балоча?..

АКСИ ЗАФАРҶОН

Бори аввал назар кард
Бар оина Зафарҷон.
Акси худашро бидид,
Ҳайрон бишуд ногаҳон:

Ҳар чӣ кунад, вай ин чо,
Аксаш кунад дар он чо.
Хандад, вай ҳам меҳандад,
Гиряд, вай ҳам мегиряд.

Хезад, вай ҳам меҳезад,
Шинад, вай ҳам мешинад.
«А» гӯяд, «а» мегӯяд,
«Ҳа» гӯяд, «ҳа» мегӯяд.

Бо модараш Зафарҷон
Гуфто ҷунин хабарро,
Ки дар оина дидаст
Зафарҷони дигарро.

ҶАВОБИ ЗАФАР

— Калон шавй, кй мешавй?—
Пурсиданд аз Зафар,
Ба лафзи кўдакона ў
Ҷавоб додааст: — Агар

Дадам барин калон шавам,
Албатта, усто мешавам,
Очам барин калон шавам,
Артисти кино мешавам.

ШИКОЯТИ ПОРТФЕЛ

Портфели зебо будам,
Портфели якто будам.
Тозаву озода ман
Дар рафи боло будам.

Дар ярмарка чу дидй,
Аз дастакам қапидй.
Аз фурӯшанда хола
Даррав маро харидй.

Гуфта будй, ба зинҳор
Надиҳамат ман озор,
Дар дастакам ба умре
Асло намешавй хор.

Аз рӯзи аввал аммо,
Шуд авзои ту бечо,

Чун кардиям каҷ нигоҳ,
Афтодаам дар бало.

Дар синф ман волейбол,
Дар кӯча тӯби футбол.
Аз голзаниҳоят бубин,
Исту бистам дар чй ҳол!

Сад ҷои ман дарида,
Ранги рӯям парида,
Кулфаки ман шикаста,
Дастаки ман хамида.

Ба ин ҳама паропар
Чун сағчай Алопар,
Чй мешавад дарунам
Холи китобу дафтар?

БАЧАИ ЛОФЗАН ВА ҚУЛЛА

Баччаяки лофзану худписанд
Омада дар домани кўҳи баланд
Гуфт, ки як хез занам мерасам,
То ба сарат ҳамчун гизоли даванд.

Дидй магар қудрати эъчози ман,
Болу пари тозай чун бози ман.
Тез парам мисли уқобон чунон
Мешавй қоил ту ба парвози ман.

Күх баромад ба сухан безабон
Гуфт: кани санъати худ дех нишон.
Ку бубаро бар сараки куллаам,
Аз раҳаки пуштаи ман шав равон.

Баччаи мағрур баромад ба роҳ,
Шуд нафасаш танг, vale гоҳ-гоҳ,
Як-ду қадам монду ба ҷо шах шуд ў,
Кард вай аз шарм ба поён нигоҳ.

Кӯҳ ба ў гуфт, ки дидй кунун,
Лоҳ задй он қадар аз ҳад фузун,
Куллабарой ба ту бозича не,
Бинй дигар бора ту боло макун.

Бояд аз авал, эй писари нозанин,
Роҳ рав озода ба рӯи замин.
Машқ бикиун дар бари домони ман,
Фатҳ намо қуллаи ман баъд аз ин.

МУЛОИМХУНУК

Пиразан аз хиёбон
Бигзашта пешпо хурд.
Дар кӯча шуд парешон
Бо худ ҳар он чӣ мебурд.

Тӯра, ки буд дар он ҷо,
Бо ҷашми хеш чун дид,

Ба аҳволи пиразан
Коҳ-коҳзанон бихандид.

Ин чӣ мазоҳи бечо?
Айб аст, айб Тӯра!
Ёрӣ медодӣ беҳ буд,
Ба ҷои ханда, чӯра!

ҲАР РҮЗ ЯК БАҲОНА

Пурсам: – Чаро нашуштӣ
Рӯят, Хадичабону?
– Вақтам нашуд ин саҳар, –
Гӯяд Хадичабону.

– Аз чӣ накардӣ шона
Мӯят, Хадичабону?
– Шонаякам шикастаст, –
Гӯяд Хадичабону.

– Куртаи чиркинро кӣ
Шӯяд, Хадичабону?
– Очам надод собун, –
Гӯяд Хадичабону.

Ҳар рӯз як баҳона
Ҷӯяд Хадичабону.
Гоҳе чунин, гоҳ чунон
Гӯяд Хадичабону.

АЗ ҲАМА АВВАЛ, АЗ ҲАМА ОХИР

Яҳё ба мактаб ояд
Аз ҳама охир,
Ба кӯча мебарояд
Аз ҳама аввал.
Шинад ба парта Яҳё
Аз ҳама охир,
Ҳамеша хезад аз ҷо
Аз ҳама аввал.
Байни панҷ ака Яҳё
Аз ҳама охир,
Сигареткаш шуд аммо
Аз ҳама аввал.

Пушад куртаи хушрӯ
Аз ҳама охир,
Аммо медаронад ў
Аз ҳама аввал.
Дорад ҳунарнамой
Аз ҳама охир,
Вале дар ҳудситоӣ
Аз ҳама аввал.
Ҳангоми дарсхонӣ
Аз ҳама охир,
Дорад даҳанкалонӣ
Аз ҳама аввал.

«МАН ШОИРАМ, МАН ШОИР»

Бо ғурури беҳуда
Мегардад доим Шокир,
Худро дар шеърнависӣ
Мешуморад ў моҳир.

– Ана, мана, шеъри ман,
Шеъри нави бехато,
Нимаш ба вазни арӯз
Нимаш ба вазни ҳичо!

Кофия бастаам «хирс»
Ба калимаи «конкурс»
Кофия бошад, шудаст,
Аз мазмуни он напурс.

Рафиқонаш мегүянд:
— Чұра, шеърат хушку қок,
Мисрақояш каммазмун,
Кофияш ҳам чаток.

Вале Шокир бепарво
Менамояд ман-мани.
Хар рұз ү нависад,
Ду-се шеъри бемаңи.

«Ман шоирам, ман шоир»
Гуфта мегардад Шокир,
Худро дар шеърнависій
Мешуморад ү мохир.

ҚЙ РОЗЙ?!

Ғаничон худ беадаб
Баҳои дуяш бисёр.
Як рұз ояд ба мактаб,
Рұзи дигар ба бозор.

Дар күчаю дар бозор
Гашта овозаш баланд:
— Ҳой, мана, нони ширмол,
Нимаш асал, нимаш қанд.

Пүшокқояш ҳам чиркин,
Дафтархояш ҳам ифлос.
Худ хурдакаку лекин
Дар даҳонаш папирос.

Күчагарді мекунад,
Намеравад ба мактаб.
Охир, қй розй аз ин
Бадахлоқу беадаб?!

МОДАР
ОҒУШИ
ТАБИАТ



КҮХИ ЛАЪЛ

Рафтам ба Күхи лаъл,
Дидам шукуҳи лаъл,
Бастам камар кунун,
Бахри футӯҳи лаъл.
Пурганҷ Күхи лаъл,
Пурганҷ Күхи лаъл.

Лаъл аст пуршарор,
Рахшону тобдор
Чун Миррих аст сурх,
Чун меҳр нурбор.
Хушранг Күхи лаъл,
Хушсанг Күхи лаъл.

Хушрӯй лаълҳо,
Сурханду пурчило.
Тобон шуояшон
Бар фарқи қуллаҳо.
Хушрӯй Күхи лаъл,
Дилҷӯй Күхи лаъл.

Ҳамроҳи кӯҳканон,
Бар кӯҳ шудам равон,
Як пора лаълро
Кандам зи қалби он.
Тобанда Күхи лаъл
Поянда Күхи лаъл.

ХОНАҲОИ ХУРШЕД

Хуршеди пурнур
Дорад ду хона
Аз ҳамдигар дур
Серошёна.

Як хона дар Ғарб,
Як хона дар Шарқ,
Он ҳарду хона
Дар нури ўғарқ.

Хуршеди олам
Гардад равона,

Дар хонаи Ғарб
Хобад шабона.

Аммо пагоҳӣ
Хуршеди ховар,
Аз Шарқ созад
Дунё мунавар.

Хуршеди пурнур
Дорад ду хона,
Аз ҳамдигар дур
Серошёна.

ЗАМИНИ ДАРОЗ

Деҳаи камбари мо
Дорад замини дароз,
Гӯё, ки бар самолёт
Он аст хатти парвоз.

Самолётчаяки ман
Мепарад аз хамин чо.
Ғар-ғар намекунад он,
Бол афшонад ба ҳаво.

Намепарад ба Масков,
Намепарад ба Берлин,

Қади ар-ар парида,
Фуруд ояд ба замин.

Соли оянда созам
Самолёти моторӣ.
Зочай хоҷарчаам
Онро кунад саворӣ.

Ба самолёти навам
Медиҳам боли парвоз
Мегӯям: – Роҳи сафед!
Ман аз Замини дароз.

ШАМОЛ ЗЎР Ё ОФТОБ?

Аз дару тирезаҳо
Хост дарояд шамол.
Сайру тамошо кунад,
Боз барояд шамол.

Ҳар қадаре зўр зад,
Ҳар қадаре фанд кард,

Шишаи тирезаҳо
Роҳи варо банд кард.

Шӯълаи маҳтоб лек
Зўртар аст аз шамол,
Аз таги тирезаҳо
Мегузараид бе малол.

ДАР БЕША

Дар тирамоҳи зарин,
Дар тирамоҳи рангин,

Тепаву тал гузашта,
Кӯҳу кӯтал гузашта,

Лаб-лаби оби дарё,
Аз бари дашту сахро

Рафтем сайри ҷангали
Ман бо Сайду Акмал.

Мо ба беша расидем,
Андаке орамидем,

Як лаҳза дам гирифтем,
Дами бегам гирифтем,

Сонӣ аз ҷой хестем,
Ҳама ба пой хестем.

Ин сӯ он сӯ давидем,
Ноғаҳ дар беша дидем

Як марди беандеша
Бо табару бо теша

Карда нимбур дарахте,
Пайкараш лаҳт-лаҳте,

Шохаҷояш шикаста
Дар ҳар ҷо даста-даста,

Гӯё буд ин ҷангалзор
Чун як майдони куштор

Ана, – гуфтем, – ташвиш,
Мондем аз сайру гардиш.

Аз ҳоли зори дарахт
Дилозурда шуда саҳт

Захми танашро бастем,
Шохаҷояш пайвастем

Ҳам баргҳои резон,
Ҳам наవдаҳои ҳазон

Як-як чидем аз он ҷо
Атроф шуд дилоро,

Лек авбошони беша,
Ҷоҳилу беандеша,

Бояд ҷазо бигиранд,
Хоҳ ҷавону ҳоҳ пиранд,

Ин ҳукми мост қатъӣ,
Ҳукми равост қатъӣ.

ТАРМА

Фасли зимистон
Дар шаби бӯрон,
Тармаи бадхашм
Дар кӯҳсорон.

Чун шери ғуррон
Наъра кашида,
Аз тангиҳо
Поён давида.

Бо ўшуру ғавғо
Тарма фурояд.
Роҳи ҳаму печ
Вайрон намояд.

Резад ба дарё,
Раҳ банд созад.
Соҳил ба соҳил
Пайванд созад.

Чандин трактор,
Чанд экскаватор
Тармаи раҳро
Карданд ҳамвор.

Карданд ишора:
Раҳ шуд кушода,
Ҳам бар савора,
Ҳам бар пиёда.

ЭЙ АБР!

Эй абри сабуксайрам,
Эй қуи сафеди ман,
Боре назаре афкан
Бар чашми умеди ман.

Ман сабзαι навраста,
Чун чұчаи навболам,
Аз ту мададе бояд
То бек шавад ақволам.

Эй абр, гулұям хушк,
Бинмой лабонам тар.

Аз гирия тифлонат
Гардад дилу өнам тар.

Эй абр, бихоҳам ман
Як лаҳза шавй гирён,
Аз оби сиришки ту
То ман бишавам хандон.

То сабзаву сабзам ман
Дар домани сабзи күх.
Санчам ҳаме чун дұхтур
Хар зарбаи набзи күх.

АБРХО

Боз абрхои бодпо
Болои деҳ пайдо шуданд.
Болу парафшон дар ҳаво
Парвозй чун күх шуданд.

Гоҳе баланду гоҳ паст
Рўи фазо қавлон кунанд.
Гаҳ дар лаби рӯди башаст
Аз об нўши өн кунанд.

В-он гаҳ бихезанд аз замин,
Парвоз карда бар само,

Абрӯи худ бинмуда чин,
Резанд оби дидашо.

Хуррам шавад дашту даман,
Зебо шавад боғу чаман,
Шүяд ҳама ҹангү ғубор
Борон зи рўи деҳи ман.

Хоҳам шавам ман ҳам савор
Эй абрҳо, бар болатон.
Бо худ баредам маргзор
Назди акои подабон.

ЧАШМА

Эй ҹашмаи зулол,
Оби ту нүқратоб.
Хушмазза чун асал,
Монанди шаҳди ноб.

Аз байни сангҳо
Қул-қул равонай,
Бар буни гүши ман
Савти таронай.

Бар оби софи ту
Ҳастанд ташнаком.
Нұшанд аз лабат
Бо лаззати тамом.

Кулли парандагон,
Кулли чарандагон.
Нұшанд оби ту
Ҳам хурду ҳам калон.

Ман ҳам ниҳам лабам
Рүи лабони ту.
То нұши чон кунам
Оби равони ту.

Аз оби софи худ
Эй чашмаи равон,
Як чанд қатрае
Бар ҳалқи ман чакон.

Мехоҳам аз дара
Чун охувон давам.
Чун барраҳо чаҳам,
Чун мурчаҳо равам.

Ҳамчун уқобҳо
Парвозҳо кунам.
Дар байни кӯҳу дашт
Эъчозҳо кунам...

БИЁ, ОБИ ВАХШ!

Эй Вахш, ба Ёвон ой,
Бар дашту биёбон ой.
Бо шаст бизан тугён,
Чун шер ба ҷавлон ой.

Бар дашт биё бо ман,
Сабзонда баро бо ман,
Рақсидаву бозӣ кун,
Шӯхона саро бо ман.

Имрӯз дар ин ҷо кор
Баҳри ману ту бисёр.
Бар дашт ҳучум орем,
Созем варо гулзор.

Бигзор шавад гулшан
Ин дашти васеъдоман,
Бо обаки софи ту,
Бо қудрати дасти ман.

ОРЗУИ ДАРЁЧА

Аз домани сабзи кӯҳ
Дарёчай равшангар,
Бо шаст бувад ҷорӣ
Бар ҷониби кӯҳу ҷар.

Метозаду мебозад
Дар гулдараи кӯҳсор,
Аз шув-шуви ӯ фахмо
Дорад ҳаваси бисёр:

Аз доманаи қўҳҳо
Якумр равон астам,
Дар рӯи замини сабз
Озода ҷавон астам.

Хоҳам, ки ба уқёнус
Ман резаму оmezam.
Чун баҳр кунам тӯфон,
Сад валвала ангезам.

Бо зўрии мавчи худ
Хоҳам биқунам гардон
Як истгаҳи барқӣ
Дар гӯшай қӯҳистон.

Бар деха диҳад партав,
Бар деха диҳад оташ,

Созад ҳама гарму нарм
Кошонаи заҳматкаш.

Кошо, нашавад, дар дашт
Ҷӯшида бимонам ман,
Норафта ба уқёнус
Хушкида бимонам ман.

Аммо нашавад хомӯш
Фонусаки уммедаш.
Дарёча равон бошад
Бо шаҳраҳи испедаш.

Дарёчаи худогоҳ
Метозаду мебозад.
Бар баҳр шавад ҳамроҳ,
Дар роҳ намеёзад...

БОГИ ХИРОМОН

Дар дараи танг,
Соҳили дарё,
Дар камари санг
Боғи дилоро,
Боғи Хиромон,
Боги Хиромон.

Бисёр хушрӯ
Себи Самарқанд.
Хуштамъу хушбӯ
Себи Самарқанд
Дар саҳни ин боғ,
Дар саҳни ин боғ.

Шафтолуяш – қанд,
Зардолуяш – қанд,
Ноку мурудаш,
Ҳам олуяш – қанд.
Хушбӯй ин чо,
Дилҷӯй ин чо.

Бунёд кардаст
Онро Хиромон,
Обод кардаст
Онро Хиромон,
Пурбор ин боғ,
Дилфор ин боғ.

НИШОНА

Дар домани күх
Богест обод.
Бобом онро
Кардаст бунёд.

Як гұшаи боғ
Зардолузор аст,
Як гұшаи боғ
Себу анор аст.

Додои ман ҳам
Поёнтари он
Кардаст обод
Боги шукуфон.

Бобому додом
Дар ин замона,
Монданд боғот
Аз худ нишона.

Пас ман чӣ монам
Аз худ нишоне?
Коғӣ набошад
Шириизабонӣ.

В-он гоҳ бар кор
Пардоҳтам ман.
Аввал қаландча
Худ соҳтам ман.

Як гӯшаеро
Обод кардам.
Боғе дар он ҷо
Бунёд кардам.

Бидҳам идома
Ман қасби авлод.
Ҳастам равона
Бо роҳи аҷдод.

ГУЛИ ЗАРДИ НАВБАҲОР

Лаб-лаби рӯд омадӣ,
Бо дафу уд омадӣ,
Савти суруд омадӣ,
Эй гулаки навбаҳор,
Бойчечаки зарнигор.

Сабза ба бар кардай,
Қатрая зар кардай,
Ҷӯши дигар кардай,

Эй гулаки навбаҳор,
Бойчечаки зарнигор.

Сабз намо гулшанам,
Боғу чаман, барзанам,
Чида барам доманам,
Эй гулаки навбаҳор,
Бойчечаки зарнигор.

КАБКАКИ МАН

Биё, биё кабкаки ман,
Кабкаки хушгардаки ман,
Биё, биё, дона диҳам,
Биё, биё, лона диҳам,
Кабкаки хокистариам,
Гӯш намо суруди ман,
Дар лаби шӯҳрӯди ман.

Кабкаки хушчаҳчаҳи ман,
Биё, биё, ҳамраҳи ман.
Кабкаки қӯҳиям, биё

Биё, равем ҳар ду мо,
Ба қӯҳсори дилкушо,
Зи нав кунем нӯши чон,
Зи оби чашмасори он.

Намегузорамат, ки бум,
Ба ту кунад даме ҳучум,
Намегузорамат, уқоб
Диҳад туро мудом азоб.
Биё, биё, дона диҳам,
Биё, биё, лона диҳам.

МУСИЧА

Мусичачонам
Мекунӣ қум-қум,
Оё ягон чиз
Ту кардай гум.

Ё ки надорӣ
Мусича, хона,
Ман қум-қуматро
Фаҳмидам ё на?

Мусичачонам,
Биё, биё ту.
Ба хонаи ман
Даро, даро ту.

Лонаат бигзор
Дар тоқи айвон,
Зием як ҷо
Биё, биё чон.

ҶАЗОИ ПИШАК

Пишак, наё ба назди ман,
Намекунам ба ту сухан.
На кулчаат диҳам, на шир,
На нони хому на панир.

Кафондай пуфакчаам,
Шикастай тубакчаам.
Ҳамин бувад сазои ту,
Ҳамин бувад ҷазои ту!

АСПИ МАЙДОНТОЗ

Эй аспи саманди ман,
Эй аспи даванди ман,
Оҳансуму майдонтез,
Чун боз кунӣ парвоз.
Сар медиҳамат бар дашт,
Чун бод парӣ дар дашт,

Чун Рахш ту пуршастӣ,
Чун Рахш ту сармасӣ,
Дар пойгаҳ бигзар пеш,
Фатху зафар овар беш,
Эй аспи саманди ман,
Эй аспи даванди ман.

ОҲУ

Аз дараи танг,
Аз санг бар санг,
Аз байни гулҳо,
Аз лаби дарё
Оҳу равон аст,
Оҳу давон аст.

Акнун натарсад
Аз тири сайёд,
Акнун наларзад
Аз теги ҷаллод,
Оҳуи зебо
Сайёхи қӯҳҳо.

Қулла ба қулла
Чобук ҷаҳида,
Қулла ба қулла
Чобук давида,
Чун бод оҳу,
Оҳуи хушрӯ.

Зеро шикораш
Манъ аст имрӯз,
Одам ба оҳу
Гардид дилсӯз.
Оҳу равон аст,
Оҳу давон аст.

ҚУТОС

Саҳрост дар Булунқӯл,
Паҳност дар Булунқӯл,
Сар то сари зимистон
Сармост дар Булунқӯл.

Дар ин ҳавои тунук,
Дар ин ҳавои хунук,

Парво надорад ҳарғиз
Қутоси чусту чобук.

Отаам подабон аст,
Подабони калон аст,
Дар водии Булунқӯл
Аввалин қаҳрамон аст.

Аз субх то ба бегох
Мегардад дар чарогох
Дар тобистон маро ҳам
Бо худ мегирад ҳамроҳ.

Дар савхози кӯҳсор
Кутоса бинам бисёр.
Агар хаста шавам ман,
Бар яке гардам савор.

КАФТАРИ КУҲӢ

Як селаи кафтарҳо
Дар фасли баҳор омад,
Аз ҷониби дашту кӯҳ
Бар деха қатор омад.

Ногоҳ зи сӯи дашт
Як боз ҳуҷум овард.
Як кафтари хушрӯро
Нӯле заду маҷруҳ кард.

Он кафтари бечора,
Маҷруҳаки бедармон,
Аз села чудо монда,
Бар деха ҳамад гирён.

Ман кафтари маҷруҳро
Бар хона даровардам,

Аммо пишаки шӯҳро
Аз хона баровардам.

Он кафтари бечора
То рӯз накарда хоб,
Доим биқунад гирия,
На дона ҳӯрад, на об.

Хоҷарчай ман Гулрӯ
Пурсид, ки: – Эй кафтар,
То нағз шавӣ хурсанд,
Бар ту чӣ дижам беҳтар?

Мегуфт ба ӯ кафтар:
– Гар сар дихӣ, эй Гулрӯ.
Парвоз кунам озод,
Хурсанд шавам аз ту.

БАҲОНАИ ҚУРБОҚҚА

Ҳавзе буд канори дех,
Обаш ҷӯйбори дех.
Дар ҳавз буд фаровон
Ҳам хурдтарақ ҳам қалон
Парандаҳои обӣ,
Чарандаҳои обӣ,
Ҳазандаҳои обӣ,
Ҷаҳандаҳои обӣ.

Моҳии пулакчадор,
Гулмоҳиҳои бисёр.
Аз ҳама хуш буд ба ман
Қурбоққаи нағмазан.
Ҳамеша дар баҳорон,
Хусусан баъди борон
Медод форам садо
Қурбоққаи хушадо.

Кур кури кур куро қур,
Мехонд нағма аз дур
Аммо чаро чанде боз
Намебарорад овоз.
Чанде нашуд фарёдаш,
Ростй, кардаам ёдаш.
Чй гап шуд, ў кучо шуд?
Хомӯш акнун чаро шуд?
Рафтам онгаҳ ба ҷояш
Надида изи пояш.
Бо фармони як ҷаноб

Ҳавзи деҳа шуд ҳароб.
Оби онро хушконданд,
Соҳилҳояш тарконданд,
Парандагон париданд,
Чарандагон ҷариданд,
Ҳазандагон ҳазиданд,
Ҷаҳандагон ҷаҳиданд.
Аз ҳамон рӯзи сиёҳ,
Рӯзи сиёҳи чун ҷоҳ,
Қурбоққай бечора
Кучое шуд овора.

АРЧАИ ФАРРУХ

Арчай Фаррух
Сарсабзу зебо,
Бар шоҳаҳояш
Пур бозичаҳо:

Ҳам шери ғуррон,
Ҳам оҳуи маст.
Дар байнин онон
Ҳарғӯшча ҳам ҳаст.

Наздаш нишаста
Бобои Барфин,

Пурсад зи Фаррух
Бо лафзи ширин:

Чаро нишаста
Аз ҳама боло
Ҳарғӯшчаи ту
Метарсад оё?

Фаррух бигуфташ:
– Ҳарғӯш далер аст,
Чунки вай акнун
Ҳамроҳи шер аст.

ЧИНОРИ МАН

Хушрӯ, чинори ман,
Дилҷӯ, чинори ман,
Доман намудӣ паҳн
Ҳар сӯ, чинори ман.

Форам сабои ту,
Хуррам сарои ту,
Кайфаст дар барат,
Дилкаш ҳавои ту.

Дар гирди ту гул аст,
Маъвои булбул аст.
Назди ту чашмаест
Дар ҷӯшу ғулғул аст.

Бобом субҳу шом
Дорад ба даст ҷом,

Дар зери сояат
Роҳат кунад мудом.

Хушрӯ, чинори ман,
Дилҷӯ, чинори ман,
Доман намудӣ паҳн,
Ҳар сӯ, чинори ман.

ҚАТРАЯК

Қатраяке қатраяк,
Қатраяки лӯндаяк,
Лӯндаяки майдаяк,
Қатраяке қатраяк.


Қатраи борони ман,
Шаддаи марҷони ман,
Гавҳари ғалтони ман,
Қатраяке қатраяк.

Эй ту фаро аз само,
Эй ба заминам биё.

Рӯяки ҳавлӣ баро,
Қатраяке қатраяк.

Қатраи ҷарҳи барин,
Баргаки рангин бубин.
Бар лаби болаш бишин
Қатраяке қатраяк.

Рӯяки онро бишӯй,
Бӯяки онро бибӯй!
Гапта ба гӯшаш бигӯй,
Қатраяке қатраяк.



СИЛСИЛАИ
ХУЧАНД

АЁ БОБОИ КАМОЛ

Омадам аз Бадахшон
Ба Хучанди бостон.
Кунам зиёраатон,
Аё Бобои Камол.

Як олами муҳаббат,
Як олами садоқат,
Ман овардам ба Шумо,
Аё Бобои Камол.

Дар Бадахшон медонанд,
Дар Бадахшон меҳонанд,
Ашъори ноби Шумо,
Аё Бобои Камол.

Дар саҳнаи Бадахшон,
Дар лаби хурду калон,
Шеъри Шумо шуд суруд,
Аё Бобои Камол.

НОМИ БАЛАНДИ ХУЧАНД

Шаҳри ҳунарманд,
Шаҳри пури панд
Бо номи баланд
Хучанди гулشاҳр.

Шаҳри пурзиё,
Дар авчи аъло
Савти дили мо
Хучанди гулшаҳр.

Кони садоқат,
Кони саховат,

Кони малоҳат
Хучанди гулшаҳр.

Ситорааш гарм,
Абрешими нарм,
Духтари пуршарм,
Хучанди гулшаҳр.

Мардумписандӣ,
Ҳимматбаландӣ.
Хуллас, ки қандӣ,
Хучанди гулшаҳр.

ДАР ХАРИТАИ КИШВАР

Ба харитаи кишвар
Бори дигар назар кун,
Бар шимолаш як нигар,
Аз водияш гузар кун.

Ҳаргиз нагӯй ҳастем
Мо мамлакати бебаҳр.

Ҳаргиз нагӯй ҳастем
Мо мамлакати бебаҳр.

Як сӯ равону давон
Дарёи пуроби Сир.
Бахшад ба даштҳои чон
Гавҳари ноёби Сир.

Бахри кабуди точик
Дар Хоки Қайроқкум аст
З-он киштзор сарсабз,
Манфиат ба мардум аст.

Хар мавчи баҳр созад
Тавлид хирмани нур,
Дар шаҳру дехи ин мулк
Паҳн аст домани нур.

Қолини Қайроқкумй
Машхур дар чаҳон аст.
Нақшу нигори қолин
Эҷоди точикон аст.

Дар ҳаритаҳои он
Тасвир меҳнати ҳалқ.
Тасвир санъати ҳалқ,
Тасвир фитрати ҳалқ.

ШАРОРА

Гоҳ будӣ чун Ситора,
Гоҳ мисли моҳпора.
Медураҳшидӣ чу хуршед,
Эй Шарора, эй Шарора.

Доштӣ, эй деҳаи ман,
Боғҳои сабздоман.
Сабз будат кӯҳу барзан,
Эй Шарора, эй Шарора.

Чун замин як субҳ ларзид,
Пайкари сабзи ту чунбид,
Синаи сахти ту таркид,
Эй Шарора, эй Шарора.

Аз шаҳидонат бигӯям,
Дарди тифлонат бичӯям.
Оҳ дармонат бичӯям,
Эй Шарора, эй Шарора.

Мекунемат боз бунёд,
Мекунемат боз обод.
Боз гардӣ хурраму шод,
Эй Шарора, эй Шарора.

Мешавӣ вирди забонҳо,
Лоиқи давру замонҳо.
Мисли шеъру достонҳо,
Эй Шарора, эй Шарора.

НОМИ ҚУЛЛАИ БУЛӮРИН

Номи қулла Булӯрин,
Дар доманаши нишастам.
Дорад кӯлҳои барфин
Ман ба ў меҳр бастам.

Хоки ман аз баландист,
Чону дилам баланд аст.
Дорам он ҷо ҷои зист,
Баҳри ман ин писанд аст.

Эй қуллаи сарсафед,
Сүи ту ман равонам.
Ту сар каший ба Хуршед,
Ман рӯ бар осмонам..

Сар бар само бисой,
Чун мо на худписандӣ,
Бодӣ на мисли мой,
Хуш бодат ин баландӣ!

ТЕМУРМАЛИК

Темурмалик, Темурмалик,
Эй паҳлавонавлоди мо,
Кори туvu кирдори ту
Дар қалби мо, дар ёди мо.
Пур дафтари таърих шуд
Аз қаҳрамонихои ту,
Номи ту шуд вирди забон
Сар то сари маъвои ту.
Бо номи некат сарбаланд
Насли нави имрӯзи мост.

Ҳар тоҷики олинажод
Бо номи ту сар бар самост.
Дорем пайвандони ту
Темурмаликҳои навин,
Ҳастанд ҳар як ҷонғидо
Бар ин Ватан, бар ин Замин.
Бо номи ту ҳӯрда қасам
Темурмаликҳои ҷавон,
Ҷаҳду талоше мекунанд
Дар рушди мулки тоҷикон.

СУРАТ ГИРИФТАМ

Дар ҷои хушманзара,
Дар хиёбони Ҳучанд
Ҳайкали Бобо Камол,
Бошад ин баҳти баланд!

Дар паҳлӯяш нишастам,
Будам ин лаҳза хушҳол.

Сурат гирифтам имрӯз
Ман бо Бобои Камол.

Монад тамоми умрам
Аксаш дар лавҳи хаёл:
Якҷоя сурати мо,
Ману Бобои Камол.

ПОЕЗДИ ПУРБОР ОМАД

Омад, омад паровоз,
Поездি баландовоз.

Он ки бошад заҳматкаш,
Бо тақ-туруқ, фашо-фаш.

Бар дӯш бори гарон
Сүи Душанбе равон.

Корвон дар ҳаракат,
Бо файзу бо баракат.

Аз пеши хонаи мо,
Аз остонаи мо

Мегузарад ҳар сахар
Аз қафои ҳамдигар.

Ин сахар ҳам омад он,
Чун Рустам наъразанон.

Бор оварду бор овард,
Бори сад анбор овард.

Орди фаровон овард.
Доруву дармон овард.

Ҳар гуна гизо овард.
Лаззати дунё овард.

Даҳҳо хел мошин овард.
Систерни бинзин овард.

Ҳам маводи сӯҳт овард,
Костюми хушдӯҳт овард.

Ба фабрику ба завод,
Ба хонаи навбунёд,

Асбобу анҷом овард,
Афзун моли хом овард.

Мо ҳам ҳимматбаландем,
Халқи саховатмандем.

Қатораҳои мо ҳам
Ба гӯшаҳои олам

Намераванд бебор,
Намераванд бекор.

Сарвати Тоҷикистон
Ба кишварҳои ҷаҳон

Мефириstem бисёр
Моли ба мардум даркор:

Пахтаи Вахши пурганд,
Мармари испеди Ванҷ.

Лочуварду алюмин,
Ҳам меваҳои ширин.

Шоҳии навъи аъло,
Куртакакани зебо.

Лаъли ноби Бадаҳшон,
Ҷӯроби мулки Шуғнон.

Хулоса, ҳаргуна мол.
Аз дастранчи ҳалол.

Аз саҳовати тоҷик,
Файзу неъмати тоҷик.

Халқи олам миннатдор,
Кайҳост, ки бо мо ёр.

Қатора қатор омад,
Поездӣ пурбор омад...

НОНРО ТУ МУҚАДДАС ДОН

Бинвишт яке бо гач
Хамсинфи ман Исматчон
Дар муми сиёхи роҳ
Бо ҳарфи калоне НОН.

Шўрида аз ин кораш,
Гуфтам гапи худ ба рӯш,
Баргӯ, ки бувад барчо
Андар сарат ақлу ҳуш?

Ҳар дам гузар намоянд
Аз ин раҳи кӯҳистон
Мошинаи бисёре,
Ҳам одаму ҳам ҳайвон.

Нонро муққадас медон,
Бисёр ҳам шоён аст.
Номаш ҳам азизи мост,
Нон қофияи чон аст.

КАЛОН ҲАМ ШУДӢ, ҚАҲРАМОН ҲАМ ШУДӢ (Барои устод Миршакар)

Доштӣ орзу,
Орзуи накӯ.
Мухтасар шуд баён
Аз раҳи шеъри ту:

Чун калон мешавӣ,
Қаҳрамон мешавӣ,
Бар диёри худат,
Посбон мешавӣ.

Солҳо, солҳо
Худ гувоҳ, шоиро,
Ки туй бар Ватан
Содику ҷонғидо.

Мондай нек нақш
Дар дили ҳоки Вахш.

Вахш бо чун ту шуд,
Водии файзбахш.

Зарфишон кардаанд
Байни кӯҳи баланд.
Ҳамчу ту наслҳо
Ҳоки дашти Лаванд.

Сабки шеърат равон,
Маънияш як ҷаҳон.
Баҳри насли Ватан,
Кони панд аст он.

Хуш калон ҳам шудӣ,
Қаҳрамон ҳам шудӣ.
Бар диёри худат,
Посбон ҳам шудӣ.

ТИФЛИВУ
ДОМОНИ
МОДАР



ОСИЁБИ ДЕХА

Дар деҳаи мост
Як осиёбе.
Як осиёбе
Бо чархи обӣ.

Дулаш қадимӣ,
Сангаш қадимӣ,
Сабкаш қадимӣ,
Рангаш қадимӣ.

Кист он ки донад
Устои онро.
Бигзашт аз он
Чандин замонҳо.

Ҳоҷат набошад
Гарчанд бар он,
Лозим валекин
Ҳаст осиёбон.

Зоро ки бояд
Гоҳе кунад кор.
Баҳри тамошо
Он аст даркор.

Ин ҷо нишоне
Аз рафтагон аст.
Аз баҳри фардо
Ояндагон аст.

СУБҲ ВА ОФТОБ

Хуршеди саҳархез
Омад ба дари субҳ,
Мекӯфт дараашро,
Биншаст бари субҳ.

Ду дидаро субҳ,
Бикшод ба рӯяш,
Хуршед табассум
Бинмуд ба сӯяш:

Эй субҳ, ба атроф
Хуррам назар андоз,

Шуд рӯзаки фирӯз
Аз даргаҳат оғоз.

Ин муждаи хуб аст
Аз субҳи дамида.
Ин маънии волост
Аз рӯзи расида.

Ин аст ҳидоят?
Тифлон сӯи мактаб,
Мардум ба сари кор,
Хар кас пай матлаб.

НАВРҮЗИ ОЛАМАФРҮЗ

Хуршедпораи ман,
Рахшон ситораи ман.
Эй ҹашнвораи ман,
Наврӯзи оламафрӯз.

Ой савори Дулдул,
Хандад ба бօғ сунбул.
Хонад ба шоҳ булбул,
Наврӯзи оламафрӯз.

Ту пайки кӯҳсорӣ,
Аз сина ғамбарорӣ,

Бар дида нурборӣ,
Наврӯзи оламафрӯз.

Хушрамзу некфолӣ,
Зебо арӯси солӣ,
Боҳашмату ҷалолӣ,
Наврӯзи оламафрӯз.

Як зарра шамси ховар,
Шеърӣ зи поӣ то сар,
Хуш омадӣ ба қишвар,
Наврӯзи оламафрӯз.

АРӮСИ СОЛ

Омад, омад
Арӯси сол.
Бо ҳуд овард
Ба мо иқбол.

Дамид, дамид
Субҳи баҳор.
Ба тан афзуд
Аз нав шарор.

Баҳори нав
Ҷӣ нозанин.

Гул шукуфад
Рӯи замин.

Ба кӯҳ равем,
Ба шаршара.
Гул бичинем
Аз гулдара.

Даста-даста
Гирд оварем.
Ба модарон
Биёварем.

АЗ ҚАТРАҲО ДАРЁ ШАВЕМ

Бар ҳар тараф бошад равон
Оби зулоли кӯҳсор,
Як сӯ равон берун зи ҷӯ
Як сӯ равон дар ҷӯйбор.

Ҳар ҷо расад оби равон,
З-он сабзаву гул медамад.
Аз домани нарми замин
Насрину сунбул медамад.

Як гүшай беоби дех,
Аз ташнагай чон меканад.
Он чо нарүяд сабзае,
Чонаш ба армон мекунад.

Андак аз он чо дурттар
Оби фаровоне равон,
Ку лек дасти гамгусор
Җүе кашад бар сүи он?

Дар ҳар деху ҳар шахри мо
Кам нест ин сон чүлхө.

Аз чорасозони диёр
Ку чора? – мепурсем мо.

Эй баччаҳо, як чо шавем,
Мо қуввати дилҳо шавем.
Чое ки лозим ҳаст об
Аз қатраҳо дарё шавем.

Ҳар гүшай деҳоту шаҳр
Бояд намонад бесамар.
Бояд ки ободаш кунем,
Бояд кунемаш сабзу тар.

ИН ПИШАК ЧЙ МЕГҮЯД? *Барои Бузургмехр*

Ширини чони бобо,
Ин пишак чй мегүяд?

Ин пишакчай моҳо
Мияв-мияв мегүяд.

Ҳаргиз пеши оташдон
Нарав-нарав мегүяд.

Нури чашмони бобо,
Ин пишак чй мегүяд?

Ин пишакчай зебо
Мияв-мияв мегүяд.

Аз пеши мошини роҳ
Надав-надав мегүяд?

Гули хандони бобо,
Ин пишак чй мегүяд?

Ин пишакчай гүё
Мияв-мияв мегүяд?

Дар қўча вақти бозӣ
Чиркин нашав мегүяд!

Гули армони бобо,
Ин пишак чй мегүяд?

Ин пишакчай бало
Мияв-мияв мегүяд.

Аз сакичхоёни синф
Дурттар бирав мегүяд.

Боги армони бобо,
Ин пишак чй мегүяд?

Ин пишакчай доно
Мияв-мияв мегүяд.

Ҳамеша чони бобо
Бишав-бишав мегүяд!

СОАТИ ХУРҮС

Дар шаби дароз
Фарқи хоби ноз,
Дўстдори хоб
Додарам Аёз.

Хоби шаб парид,
Субҳи нав дамид,

Ў ба гўши худ
Нағмае шунид:

Соати Хурӯс
Занг зад нақӯ,
Субҳ чун арӯс
Ранг зад ба рӯ.

АФСОНА ГУЛ КАРД

Имшаб бишуда сарсабз
Шохи гули афсона,
Парвард варо момам
Дар тоқаки ошхона.

Афсонаи ў гул кард
Дар боғи дили тифлон.
Бар олами тифлона
Бо орзуву армон.

Рафтем саёҳатҳо
Бар боли уқобон мо,

Аз дехаи хушманзар,
Аз кӯхи Бадахшон мо.

Рафтем ба дуродур,
Бар қитъаи Африко.
Кардем саёҳат мо
То қитъаи Амрико.

Афсонаи моми ман
Гул кард ба боғи дил.
Аз шўълаи раҳшонаш
Афрӯҳт ҷароғи дил.

БУСАИ ОЧА ДОРУСТ

Ман, ки раҳгардак шудам,
Фаҳмидам, мардак шудам.
Аз хона равон шудам,
Ба кучा давон шудам.
Танҳо равам ба кӯча,
Ҳар ҷо равам бе оча.
Ногаҳ афтидам дар роҳ,
Поям лат ҳўрда, воҳ-воҳ.
Ба хона рафтам ғирён: —
— Оча, оча, очаҷон...

Гуфтамаш: бингар, очам,
Хунин шудаст почам.
Омаду очаҷонам,
Ба тан даромад ҷонам.
Бўсид аз ҷои заҳмин
Поям расид ба замин.
Гүё, ки фанд кардам,
Ханда баланд кардам.
Бўсаи оча доруст,
Духтурам ҳам худи ўст.

ЧАРО-ЧАРОИ БИСЁР

Чаро-чарои бисёр
Ҳам ба гапу ҳам ба кор.
Чаро-чарои бисёр
Ба одамон чӣ даркор?

Чаро нон аст гирдак?
Ранги шир аст испед?
Чаро мева надорад
Чун себи боғи мо бед?

Чаро хурӯси ҳавлӣ
Ҷеф мезанад аз сахар?
Бошад садояш баланд,
Гӯши одам кунад кар?

Чаро рӯз аст равшан?
Чаро шаб аст торик?
Чаро сим печону гафс,
Чаро мӯ аст борик?

Ояд дучор бисёр
Ба ман ин сон саволҳо.
Чаро-чаро наёбам
Охир ҷавобашонро?

Ман ба ин сон саволҳо
Посух агар наёбам,
Аз ин ё аз он китоб
Ҷавобашон мекобам.

ЗОЧАИ КУРТАЧАКАН

Зочай гулпираҳан,
Зочай куртачакан.
Куртаи зарбафти ман
Зебадат, эй гулбадан.

Тоқии сурхи заррин,
Ҷӯрабчаҳои нақшин,
Кафшакакони рангин
Зебадат, эй гулбадан.

ЧАК ЧАКИ БОРОН

Аз рӯи долон
Резону резон
Дар хоб ширин
Чак-чаки борон.

Ҷӯр аст, ҳай ҷӯр
Бо савти танбӯр.

Чак-чаки борон
Гар ояд аз дур.

Дар гоҳвора
Хобад Ситора,
Чак-чаки борон
Ўро мефора.

ГУЛҲОИ ҲАМНОМ

Гулҳои ҳамном,
Гулҳои зебо
Бошад дутой
Дар ҳавлии мо.

Савсан дутояст,
Раъно дутояст.

Сумбул дутояст,
Наъно дутояст.

Ҳамноми гулҳо
Хоҳараконам,
Гулҳои зебо
Хоҳараконам.

ОБАКИ ЧАШМА

Обаки чашма
Аз кӯҳ равон аст,
Доим шитобон
Чун бачагон аст.

Обаки чашма
Нағмасарояст.

Монанди булбул
Шириннавояст.

Обаки чашма
Софу зулол аст.
Покиза аз он
Рӯи Чамол аст.

МАЧНУНБЕД

Кокулонат оvezон
Чун кокулони духтар,
Зулфаконат парешон
Чун зулфакони духтар.
Мачнунбедаки зебо,
Мачнунбедаки раъно.

Куртаат сабзранг аст,
Чун куртаи хоҳарам,
Монандӣ дар қаду баст
Бо ў, ғумон мебарам.
Мачнунбеди лаби ҷӯ,
Чун хоҳарам ту хушрӯ.

ҶУРАИ НАХӮДАК

Динаякак субҳидам
Бачаи Биниқалам,
Шуд ба Нахӯдак рафиқ,
Ҳай чи рафиқи шафиг.
Баъд Нахӯдак варо
Гуфт, ки меҳмон, биё...

Он чи ки дар хона дошт,
Пешаки меҳмон гузошт.
Хӯрданиҳои лазиз:
Донаи мағзу мавиз.
Кулчаву нону панир,
Косаи ҳалвои шир.

Боз нишалло гузошт,
Боз мураббо гузошт.
Себаки хубонй монд
Тутаки шуғнонй монд.

Биниқалам ончунон
Гашт аз ў шодмон,
Рўи матои сафед
Сурати ўро кашид.

ҶУЙБОРИ БЕОБ

Маҳаллаи нав
Маҳаллаи мост,
Манзараи он
Хурраму зебост.

Дар ин маҳалла
Байни биноҳо
Ҷўе кашиданд
Қад-қади раҳҳо.

Хурсандии мо
Беинтиҳо буд,
Ҷўбори пуроб
Орзуи мо буд.

Аммо нашуд ҷўй
Якбор пуроб,

Чуз оби борон
Дар он набуд об.

Бахри намоиш
Ҷўе кашиданд,
Ҷўяки беоб
Пас орамиданд.

Уммеди мо рафт
Имрўз барбод,
Пеши кӣ гўем
Мо доди бедод.

Эй ҳокими шаҳр,
Эй садри аъзам,
Будед бачча
Вақте шумо ҳам?

ТЕППАИ СИНАЧОК

Дар самти шарқии шаҳр
Силсилаи теппаҳост,
Аз болояш гўиё
Ин шаҳр дар кафи мост.

Аз сабзаҳо қабопӯш
Теппачаҳо баҳорон,

Хар ранг менамоянд
Хушрӯй вақти борон.

Аммо дилам хичил шуд
Рўям бигашт тира:
Синаи чоки теппа
Табъам намуд хира.

Пеши бараш даронда
Хокашро канда бурданд,
Гүё зи қалби теппа
Чонакашро фушурданд.

Теппа агар мисли мо
Медошт кому забон.
Лаб ба гуфтан мекушод
Бар нафрати ҷоҳилон.

АХЛОТҔУБОР

Аз байни шаҳр ҷорист
Ҷӯи калони пуроб,
Намегардад забонам
Гӯямаш оби ноёб.

Оби ҷӯ равғанолуд,
Пулакчаҳо ба рӯяш.
Наздик ой, мекунад,
Дила бехузур бӯяш.

Ачоибу ғароиб
Бошад даруни ҷӯбор,
Имruz гаштааст он
Ахлотҷои тайёр:

Пасмондаҳои ғизо,
Оши палову угро,
Ними моҳӣ, нимшалғам
Нонпораю ҳасибҳо.

Ин оби ҷӯ равон аст
Чониби дехи поён.
Мехӯранд оби ифлос
Мардуми деха аз он.

Эй холаву амакҳо,
Инсоф, камтар инсоф!
Хоҳару додаракҳо
Як бори дигар инсоф!

ДӮЛОНАФУРӮШ

Гулдараи мо
Дӯлоназор аст,
Дӯлона ин ҷо
Ҳар як ба бор аст.

Дар тирамоҳон
Дӯлона пухтаст.
Аз серборӣ
Шоҳаш шуда паст.

Кам-кам бичидем
Дӯлонаро мо,
Савғотӣ бурда
Бар хонаҳо мо.

Бар ҳар кӣ як каф
Додем, додем.
Баччаҳо гуфтанд:
Шодем, шодем.

Чидаст бисёр
Дўлона Мансур.
Бар хона овард
Се халтаи нур.

Бар кас намедод
Ў як дўлона.
Бар додараш ҳам
Карда баҳона.

Дидем Мансур
Дўлона чидаст,
Шохе шикаста,
Шохе буридаст.

Гуфтемаш: ин ҳам
Дўлоначинист?

Ваҳшигарй ин,
Одамгарй нест!

Пурсидем ўро:
– Ин қадр бисёр
Дўлона охир
Ба ту чӣ даркор?

Пас бо гуур гуфт
Мансури беор:
– Пул кунам онро
Бурда ба бозор.

ОНГОҲ ҚАТӢ
Гуфтем ўро
Ин аст дуздӣ,
Мешавӣ расво.

КАЛЛАЧОНИ МАН ТУЙ

Каллаи чони ман туй,
Каллакалони ман туй.
Дар сари қуллаи бадан
Нуркашони ман туй.
Боқии рӯи ман туй,
Чоқии ҳӯи ман туй.

Каллаи бекитоби ман,
Аз илму фан қимоби ман.
Ба пурсиши муаллимон
Каллаи бечавоби ман.
Ҳастӣ ту каллаи калон,
Ҳастӣ ту каллаи духон.

Кисса кунам ман, эй ҷаноб,
Бар буни гӯшат аз китоб.

Фаҳми ту кай расад, бигӯ,
Бар кимиёву бар ҳисоб.
Каллаи хоми ман туй,
Туршии коми ман туй.

Каллаи гарми ман туй,
Каллаи нарми ман туй.
Аз ту мудом шармгин,
Лоиқи шарми ман най.
Аз ту хичил ҳамешавам,
Пой ба гил ҳамешавам.

Каллаи пур зи дӯғи ман,
Дӯғи каме дуруғи ман.
Ҳастӣ миёни хосу ом,
Каллаи бефурӯғи ман.

Ман чй бигүямат ки ту,
Калла най, туй каду.

Каллаи пурсаволи ман,
Нобигай хаёли ман.

Ҳар чи ки ҳаст, беш аст,
Саҳми ту дар камоли ман.
Каллаи зуфунун туй,
Аз илму фан фузун туй.

КАЛЛАМУШ ШУД БИЗНЕСМЕН

Шуд бизнесмен калламуш,
Кард оламро фаромӯш.
Молу сарват ғун мекард,
Ҳаррӯзаш афзун мекард.
Долларҳо шуд тӯп-тӯп
Раҳгардиаш лӯп-лӯп.
Бо ин табъи баландаш,
Н-ояд касе писандаш.
Тарзи гуфтораш дигар,
Тарзи рафтораши дигар.
Ба саломи тобеъон
Чавобаш шуд сарчунбон
Менамудаш дар назар:
Набвад аз вай зӯртар.

Дар таги дилаш кайҳо
Қасоси гурба шуд ҷо:
– Каний акнун биёяд,
Ба хучрааш дарояд.
Он гурбаи ошолуд,
Даррав созамаш нобуд.
Ин лаҳза шуд намудор,
Гурбаи ишкамтағор.
Калламуш худро гум кард,
Гум миёни мардум кард.
Диданд талҳакаф шуд,
Калламушак талаф шуд.
Бизнесмений шуд барбод
Аз дасти гурба, во дод!

ҚАСИДАИ НАВИ ЖВАЧКА

Жвачка, бин замон акнун дигар шуд,
Нуфузат байни мардум бештар шуд.
Ба ту хурду калон таъзимгар шуд,
Ба ҳамёну ба киса дарди сар шуд,
Бигирандат жвачка, ин замона,
На пачка-пачка, балки дона-дона.

Най арzon дигар монанди дина,
Самой гашт нархат зина-зина,
Шудӣ pur дар мағоза, дар хазина,
Қимоб аз ту фақат бошад камина,

Жвачка, дар ба дар, хона ба хона,
Туро гиранд акнун дона-дона.

Жвачка, гаштай вирди забонҳо,
Мусаххар кардай ту ақлу чонҳо,
Мақоме ёфтӣ дар рӯи хонҳо,
Туро бинем дар лунчи калонҳо,
Жвачка, эй ту гаштӣ нури дидা,
Туро гиранд чун гул чида-чида.

Жвачка, чун маторӣ дар даҳанҳо,
Сари рӯли ту бисёранд занҳо,
Парастиш мекунандат дар суханҳо,
Гули маҷлisis туй дар анҷуманҳо,
Жвачка ҷовидон гаштӣ ба олам,
Бимонӣ то абад дар ёди одам.

Ба майдони даҳонӣ тӯби футбол,
Забон аз лунҷ бар лунҷат занад гол,
Лабон аз ин ҳамгарданд хушҳол,
Ба ваҷд оянду мегӯянд: шуд хол!
Дар ин бозӣ чу Пеле комӯбӣ,
Ситора Пелеву ту офтобӣ.

АЛО СЕМИЧКА, СЕМИЧКА...

Кунам дандони худ теша,
Занам бар фарқи семичка.
Шарора гӯй дар беша
Парад аз барқи семичка.
Кафидӣ оҳ, семичка,
Чу сангি роҳ, семичка.

Бичунбонӣ, бичунбонӣ
Ба соатҳо даҳонро ту,

Бипӯшонӣ, бипӯшонӣ
Даҳони лаққиёнро ту.
Ало семичка, семичка,
Бало, семичка, семичка!

Пагоҳи рӯз то бегоҳ
Ҳама ҳастанд муштоқат,
Вале дар роҳу дар истгоҳ
Пуропур аст пӯчоқат.

Шавӣ модом, семичка,
Аҷаб бадном, семичка!

Ҳамин ки тарк мегӯяд
Сигори лаънатиро кас,

Туро, албатта, мечӯяд,
Ва пайдоят кунад вопас.
Кунад безор семичка,
Туро бисёр семичка.

СУБҲИ САОДАТ

Субҳ дарам қӯфт, қӯфт,
Пеши дарам рӯфт, рӯфт,
Омада бар гӯши дил
Фораму оҳиста гуфт:

– Хез, ки деҳаи ту
Дидай худ боз кард!
Бин, ки хурӯси сахар
Савти худ оғоз кард:

– Мужда дихед, офтоб
Куллаи қӯҳ шуд савор.
Гӯй, ки Рустам бувад
Бо ҳашамат, бо викор.

Наъра қашад Рахши ӯ,
Наъраи мастонае,
Субҳи саодат дамад
Дар назар афсонае...

ОФТОБИ ТОБОН

Эй офтоби тобон,
Эй офтоби хандон,
Дорӣ ҳарорат баланд
Дар фасли гарму тафсон.

Аммо бидон, ман аз ту
Асло намегурезам,
Бо нури тезу гармат
Ҳаргиз намесitezам.

Ёдам ояд зимистон –
Хираву тира рӯят,
Гармӣ намекунам ҳис
Дар хунуқӣ зи сӯят.

То омади баҳорон
Пазмонат мешавам ман,
Чониби ту ҳамеша
Бо шавқ медавам ман.

Эй офтоби тобон,
Хоҳам, шавӣ гармтар.
Хоҳам, ки фасли гармо
Бар дех шавӣ шӯълавар.

Эй офтоби тобон,
Аз ту намегурезам,
Дар гармиҳои гармат
Бо ту намесitezам.

ОТАШАК

Оташак, эй оташак,
Хонаам равшан бикун.
Дар зимистони хунук
Гарм чону тан бикун.

Оташак, эй оташак,
Хонаи ман хунук аст.
Дар чиллаи зимистон
Тирезаам ях бубаст.

Оташак, эй оташак,
Ин қадар мепарӣ тез.

Бар рӯи мизи ман ту
Шӯълаи худро бирез.

Оташак, эй оташак,
Гарм кун хонаи ман.
Аз ту умед дорам,
Нури ягонаи ман!

Хоҳам, ки эй оташак,
Дар равшаниат ҳар бор
Хонам китоби худро,
Дарсамро кунам тайёр.

РАНГИНКАМОН

Гӯям: камони Рустам,
Наққоши осмонӣ!
Бехудаат нагӯянд
Чун ту рангинкамонӣ.

Чӣ рангҳои зебо
Меофарӣ дар само,
Килки ту килки Монист,
Расми ту – расми воло.

Ранги ту оби борон,
Ҳам нури офтоб аст,

Аз ин ду ранги аъло
Тасвир дар китоб аст.

Рангинкамони хушрӯ,
Ту зеби номи Рустам.
Гоҳе бубинамат ман
Болои боми Рустам.

Рангинкамони Рустам,
Рангинкамони ман шав,
Мехмони нури дидা
Дар хонадони ман шав.

ШИКВАИ КИТОБ

Эй китоби пурҳикмат,
Эй ҷароғи ақли ман.
Мешукуфонӣ гулҳо,
Ту дар боги ақли ман.

Мехонам бо шавқу завқ,
Ҳар сафҳаат, эй китоб,
Аз пандаш монад андак
Дар каллаам бо азоб.

Мекунам чӣ сон аз бар
Ман кулли ҳиссаҳоят?
Дар лавҳи дил бимонам
Ман панди пурбаҳоят.

Гӯё китободам
Ба гап даромад, гуфто:
– То ки ҳар қисса донӣ,
Бикаш ту заҳмат басо.

БА МАКТАБ БО ЯК ДАФТАР

Қобилҷони қадболо,
Синфи ҳаштум меҳонад.
Дар синфаш маҳмаддоно,
Гӯё ҳарчи медонад.

Қобилҷон бо як дафтар
Мактаб равад ҳар сахар.
Ҳар ду дasti ў холӣ,
Дафтари ў дар камар.

Дар як дафтар диҳад ҷо,
Масъала аз кимиё,
Аз физика – формула,
Аз забон... ва гайраҳо.

Китобҳояш дар хона,
Дар ҳаштум ошёна.
Бо худ нагирад китоб,
Ҳар рӯз як баҳона...

АЗ ДИЛИ УШТУР ШУД РОХ

Ағбаи уштуркӯфон
Баста шуд дар зимистон.
Дар зимистони дароз
Мардумҳояш саргардон.

Бо қатора то Ҳучанд
Аз раҳлӯи Самарқанд
Мусоғирон ҳастаҳол
Вақти сафар мешуданд.

Ин кӯҳ чун кӯҳи Коф,
Кардем дилашро шикоф.
Аз дили он қашидем
Шаҳроҳи нав чу қашшоф.

Роҳи нав карда бунёд
Мардум шуд соҳибэҷод.
Роҳи васеи ҳамвор
Аз дили уштур кушод.

Шуд дарозии ин роҳ
Чандин баробар кутоҳ.
Нақби нави замона
Бошад ба ин ғап гувоҳ.

Аз ин пас ҳар раҳгузар
Бо ин раҳи бехатар
Мекунад бе тарсу ларз
Аз дили уштур гузар.

МАН РАНГАМУ САДРАНГАМ

Ман рангам, ман садрангам,
Бингар ранги қашангам.
Ранги китоби шеърам,
Ранги гули фарҳангам.

Ман рангам, ман садрангам,
Ранги сафед ҳастам.
Чун ранги шири модар
Ранги умед ҳастам.

Мешавам сабзинасар,
Ранги баҳори кишвар.
Дар баҳорон ранги ман
Гирад фаро баҳру бар.

Гоҳам ман, ту, медонӣ
Чун ранги арғувонӣ.
Мисли анори Дарвоз,
Чун себаки хубонӣ.

Бо ман диханд оро
Одамон хонаҳоро.
Бо ранги ман бипӯшанд
Пӯшоки хубу зебо.

Дар рӯзгори мардум,
Дар кору бори мардум,
Оро дихам ба рангам
Дару девори мардум.

ТУНДАР

Эй тундарчон, эй тундар,
Тундӣ макун ин қадар.
Бо гурриши баландат
Гӯшамро мекунӣ кар.

Ман шудаам калонтар,
Аз ту натарсам дигар.

Аз бонги наъраи ту
Чун бед ларзам магар.

Аз наъраи ту, тундар
Бонги Санѓтӯда зӯртар.
Натанҳо гӯши маро
Гӯши фалак кунад кар.

НОЗИРОНИ ҶАВОН

Нозирон, нозирон, нозиронем,
Нозирон, нозирони ҷавонем.
Ҳамсафи нозирони калонсол
Мо равона ба роҳи калонем.

Нозири раҳ шудан-ин таманност,
Лентай сурх дар бозуи мост.
Чӯбаки нозирӣ дasti хурдон
Боварии бузург аз калонҳост.

Мо намемонем раҳ бе назорат,
Бигзарад ё касе ғайринавбат.
Мошинаро ҷо ба ҷо истонем,
Мекунад ҳар гаҳе тез суръат.

Нозирон, нозирони ҷавонем,
Лоиқи боварии калонем...
Нозирони калонсолро мо
Аз дилу ҷон ёриасонем.

РАҲ НЕ, МАЙДОНИ ФУТБОЛ

Бишнав, рафиқи ман Ҳол,
Як гапи бе қилу қол:
Роҳи васеи мумфарш
Набвад майдони футбол.
Бо ҳамин роҳи калон
Болову поён равон,
Мошинҳои бисёре
Дар як лаҳза, дар як он.

Аммо ту кай медонӣ,
Раҳ гӯё ки майдоне
Дар байни раҳ мекунӣ
Бемалол тӯбронӣ.
Эй ҷӯраҷони ман, Ҳол
Дур кун аз сар ин хаёл:
Раҳ ҷои тӯббозӣ нест,
Раҳ не майдони футбол!

РОҲГАРДӢ ҚОИДА

Раҳдонию раҳгардӣ
Қоида дорад, уко,
Чун риояаш кардӣ,
Фоида дорад, уко.

Қад-қади роҳи мошин
Роҳи пиёдагард аст.
Аз пасу пеши худ бин,
Равона зану мард аст.

Аввал бикун назора,
Пас гузар, эй додарак.
Бо гап нашав овора,
Зудтар гузар, хоҳарак.

Раҳдонию раҳгардӣ
Чонам, қоида дорад.
Чун риояаш кардӣ,
Бар ту фоида дорад.

ГАПИ СВЕТОФОР

Светофори кӯча
Гап мезанад чу бачча.
Ба баччаҳои бефаҳм
Ҳаргиз намекунад раҳм.
Ба баччаҳои доно
Раҳнишондех доимо
Мегӯяд светофор:
– Эй ҷӯраҷонам, Ахрор,
Вақте роҳсозӣ гузар

Ба чапу ростат нигар.
Бин, чун шавам сурхтоб
Ҳаргиз аз кӯча наштоб.
Эй баччай беодоб
Бин ки шудам сабзтоб,
Роҳат бишуд кушода,
Барои ҳар пиёда.
Марҳамат бинмо, гузар,
Роҳат бишуд бехатар.

СУБҲИ ШУКУФОН

Субҳи шаарзо,
Субҳи диловез,
Бар фарқи деҳа
Шуд шӯълаангез.

Дар деҳаи ман,
Дар кӯҳу барзан,
Субҳи сабукбол,
Айни дамидан.

Домони худро
Карда парешон,

Бар рӯи деҳа,
Бар боғу бӯстон.

Аз шӯълаи субҳ
Аз нау фурӯзон
Дашту биёбон,
Кӯхи Бадаҳшон.

Хуршед хандид
Дар боғу гулгашт.
Аз соҳили Сир
То ба Сагирдашт...

БАҲОРИ НАВ

Баҳори нав фаро расид,
Аз ў ба мо нидо расид.
Аз омади парастухо
Ба деха муждаҳо расид.

Ба килки худ баҳори нав
Ба меҳру бо шарори нав

Чилои ҳусни дехаро
Кашад ба рангу бори нав.

Ба субҳу рӯзу вақти шом
Ба гӯши ман расад мудом
Садои оби чӯйбор,
Чу як суруди хушмақом.

БЕЛЧААМ АЗ МАН РОЗӢ

Белчаякамро
Ман дӯст дорам.
Зеро мудом аст
Он дастёрам.

Дар саҳни боғча
Белча ба дастам,
Барои побел
Камар бубастам.

Ҳамеша розист
Белча ҳам аз ман,

Агар забон дошт,
Мегуфт аҳсан.

Чунки намонам
Белчаро лойин
Ин монда бар ман
Аз падар ойин.

Белчай худро
Тоза мешӯям.
Белча ялаққос
Занад ба рӯям.

НОМАШ РУХСОРА

Рӯяш маҳпора
Мӯяш садтора.
Бо гӯшвора
Номаш Рухсора.

Лабҳои чун гул,
Овозаш булбул.

Шилшила кокул,
Номаш Рухсора.

Курта гули нор,
Дар дашту кӯҳсор,
Чун гули баҳор,
Номаш Рухсора.

ФАРЗОНА ДАНДОН ДОРАД

Фарзона шуд яксола,
Хушрӯ чун гули лола.
Акнун худаш меҳӯрад
Ширу чой аз пиёла.

Фарзона дандон дорад,
Ду дурри галтон дорад.

Мӯйҳои мушкин дорад,
Чехраи хандон дорад.

Ту медонӣ, дугона
Яксола шуд Фарзона,
Меравад бо очааш
Ба чидани дӯлона.

ҚАНДИ МАН

Азизаҷон, қанди ман,
Себи Самарқанди ман.

Азиза уммеди ман,
Ахтари испеди ман.

Азиза Парвини ман,
Асали ширини ман.

Азиза армони ман,
Ғунчай хандони ман...

БУЛБУЛАКИ БОБОМ

Олу гулаки бодом,
Ман булбулаки бодом.
Дар лаҳзаи танҳоӣ
Ман хушгапаки бобом.
Мехмонаш агар ояд,

Ман ҳап-ҳапаки бобом.
Мисли гули бобуна
Ман дар бараки бобом.
Бар ҳар гапашон ҳастам
Лаббайғӯяки бобом.

ПИШАКИ БЕЛАЧОМ

Эй пишаки белачом,
Хӯрдай шири уком.

Эҳ ту будастӣ аҷаб
Гурбаи беинтизом.

ТУТИИ ХАБАРКАШ

Ман бо ту қаҳрӣ шудам,
Тӯтияки хабаркаш.
Ҳар гаперо, ки гӯям

Ҳар бор бар укочам,
Мерасонӣ бебаркаш
Даррав ба гӯши очам.

ЗОҒЧА ВА БУЛБУЛ

Зоғчае ҳофизӣ
Дошт ба дил орзу.
Гуфт ба булбул: манам

Ҳофизи беҳтар зи ту.
Лек назад қарсаке
Як нафаре ҳам ба ў.

ҶАВОБИ ЧУМЧУҚ

Булбул ба чумчуқа гуфт:
Ку як суруде бихон.

Ҷавоби ў буд чунин:
Вайрон шуда микрофон.

МАҒАСАҚ

Ҳо магасак, ҳо магас,
Дасти укоям нагаз.

Дон, ки туро мезанам,
Боли туро меканам.

ЯК РЎЗИ САЁҲАТ

1. Шиносолӣ
Сайёҳи ҷавон омад
Аз кишвари Ҳиндустон.
Бо азми қалон омад
Бар кишвари мо меҳмон.

Ман раҳбаладаш ҳастам
Дар сайру саёҳатҳо,

Бигрифт вай аз дастам
Кардем тамошо мо.

Дар шаҳр бигуфто ў
Ҳар чиз нишонам дех,
Аз ҳар чи бувад некӯ
Ту шарҳу баёнам дех.

Хоҳам, ки ман аз наздик
Ин шаҳри туро бинам.
Бо ҳар писари точик
Ҳамгап шаваму шинам.

Хоҳам, ки бидонам ман
Мардони бузурги шаҳр,
Онон, ки ба илму фан
Машҳур шуда дар даҳр.

Аз ин суханони ў
Ман фахркунон гуфтам:
– Дорӣ нияти некӯ
Чун аз дилу чон,
Гуфтам:

– Ҳар чиз дили меҳмон
Хоҳад бишавад иҷро.
Дар қоидай меҳмон
Бояд ки чунин бодо!

Гуфтам, ки дар ин шаҳрам
Бисёр бузургонанд,
Гул дар сабади олам,
Тоҷи сари давронанд.

Меболаму мефаҳрам,
Хушбахтamu хандонам,
Чун сокини ин шаҳрам,
Паҳлӯи бузургонам.

2. *Дарси Сино*

Ин марди қавипайкар
Синои ҷаҳондон аст.
Синои табобатгар,
Сарҳангӣ ҳакимон аст.

Тобанда чу нури меҳр
Сад даҳ¹ ҷароғ ин ҷост.
Фавворазанон чун шеър
Аз табъи дили Синост.

Ин шоҳасар «Алқонун»
Шаҳкории Синой.
Дониш бидиҳад афзун
Аз ҳикмати дунёй.

Имрӯз бувад бисёр
Шогирди сабақҳонаш.
Имрӯз бувад тайёр
Шогирди сабақданаш.

Дар рӯй ба рӯяш бин
Донишкадаи тибро.
Хоҳӣ бишавӣ духтур
Таҳсил бикиун ин ҷо.

Шогирд ба Сино шав,
Машҳур ба дунё шав.
Бар ҳалқи бузурги худ
Ту духтури доно шав...

Рафтем, рафиқи ман,
Сайрат бидиҳам дигар.
Дар шаҳри навободам,
Дар кӯчаи болотар...

3. Шеъри Рӯдакӣ
Ин шоири беҳамтост,
Оре, дили ў равшан.
Сардафтари шеъри мост,
Шоистаи ҳалқи ман.

¹ Сад даҳ – ҳазор.

Ашъори дарӣ мегуфт
Даҳ аср муқаддам ў.
Ашъори дарӣ бинмуд
Машхур дар олам ў.

Ҳар мисраи шеъри ў
Чун пилтачароғе буд.
Дар хонаи тори халқ,
Дар гӯшаи бое буд.

Ҳар мисраи шеъраш буд
Сарҳарфи забони халқ.
Наздик ба дилҳо буд,
Буд ҷавҳари ҷони халқ.

Ҳар мисраи шеъри ў
Маҳкуми разолат буд.
Фарёди ҳақиқат буд,
Даъвои адолат буд.

Ин шоири равшандил
Охир шуда ҳору зор.
Маҳрум шуд аз ҷашмон
Бо дасти ҷаҳолаткор.

Дар тирагии даврон
Шуд зинда ба гӯр охир,
Аз олами ирфонӣ
Гӯё шуда дур охир.

Шуд зодғаҳаш Панҷруд,
Маъвои дили шоир,
Он сон ки сарои шеър
Дунёи дили шоир.

Дар асри навини мо
Дар қӯҳназамини мо,

Шуд қадри сухан боло
Ин баҳти беҳини мо!

Имрӯз бубин, эй дуст,
Шуд Рӯдакӣ ҳам зинда.
Дар кишвари навлунёд
Шеъраш шуда поянда.

4. Китоби Айнӣ

Ин пири хирад Айнӣ
Сарфаҳми қаломи нав.
Аз олами нав овард
Бар халқ паёми нав.

Майдони қалони шаҳр
Имрӯз ба номи ў.
Коми ҳама ширинаст
Аз шаҳди қаломи ў.

Бинвишт китоби сурҳ
Бар насли нави тоҷик.
Фарҳанги қуҳанро ў
Бар халқ намуд наздик.

Бо меҳр назар афканд
Бар ҳиндписар устод.
Бо расму русуми хеш
Ин бачча саломаш дод.

Гӯё ки яке имо
Бинмуд ба ман Айнӣ,
Гӯё ки ба ин маънӣ
Омад ба сухан Айнӣ:

– Аз Махфӣ ту огоҳӣ
В-аз шеъри равонаш ҳам,

Аз сўзи дили покаш
Аз зулми замонаш ҳам.

Бар ҷўраи ҳиндуят
Бо сабки бадаҳшонӣ,
Як пораи шеъраш хон
Бо нағмаи шуғнонӣ.

Аз ҳамватанаш Бедил
«Комде ва Мудан»-ро хон.
Бар ҷўраи худ фаҳмон
Бедил дилий бедилдон.

Бар даргаҳи Лоҳутӣ
Мехӯмони накӯро бар.
Бинмой шинос ўро
Бо мардуми санъатвар.

6. *Дар театрни Лоҳутӣ*

Бар даргаҳи Лоҳутӣ
Сайёҳи чавон омад.
Мехӯмони театр шуд,
Бо табъи равон омад.

Дар саҳни театр дид
Ў Рустами дастонро,
Дар арсаи базму разм
Он рамзи далеронро.

Дар саҳни театр дид
Дунёи нави тоҷик.
Дар тарҳи раҳи Роғун
Фардои нави тоҷик.

Дар саҳни театр дид
Ў аслии Бурҳонро
Симои нави санъат –
Як зумра ҷавононро.

Дар саҳни театр дид
Як пора ҳаёти мо.
Ҳам даври кӯҳан, ҳам нав
Шодиву нишоти мо.

Аз даргаҳи Лоҳутӣ
Гардид басо хушнуд.
Ҳиндуписарак сармаст
Аз кайфи тамошо шуд.

* * *

Эй гулписари ҳинду,
Эй ҷўраи ҷони ман,
Бисёр бузургонанд
Дар шаҳри ҷавони ман.

Имрӯз ҳамин коғист,
Акнун ту каме дам гир.
Бегаҳ барамат Варзоб,
Ҳай монда шудӣ, охир.

МУНДАРИЧА

Хаёли кӯдакона.....	3
Мо дар оғӯши табиат.....	26
Силсилаи Хуҷанд.....	40
Тифливу домони модар.....	46

**Маҳмадалишоҳи Ҳайдаршо
ИН ПИШАҚ ЧӢ МЕГӮЯД?**

Муҳаррири ороиш *Ромиши Шерали*
Муҳаррири техникӣ *Мөҳри Саидова*

Ба матбаа 14.05.2010 супурда шуд.
Ба чопаш 14.06.2010 имзо шуд. Андозаи 60x84 1/16.
Чузъи чопӣ 4,5. Адади нашр 1000 нусха.

Нашриёти «Адиб»-и
Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон
734018 ш. Душанбе, кӯчаи Н. Қаробоев, 17а

Дар матбааи «Мир издателей» чоп шудааст.



Мәхмадалишоқи
Хайдаршо

